

ДОНИШГОХИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗАБОНҲОИ ХОРИЧИИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ СОТИМ УЛУҒЗОДА

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ 809.155.0+803.0:39
ВБД 81.2 (2 точик) +81.2 олм.
С-41

ҚАЮМОВА САФАРМО ҶУМҲАХОНОВНА

**ТАҲЛИЛИ ЛУҒАВӢ-МАҶНОИИ ВОЖАГОНИ СОҲАИ
БОҒДОРӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА ОЛМОНӢ АЗ
НИГОҲИ ЗАБОНШИНОСИИ ФАРҲАНГӢ
(дар мисоли дарахтони мевадор, бемева ва гулҳо)**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади
ilmҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. –
Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертатсия дар кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода омода шудааст.

Роҳбари илмӣ:

Абдуллоева Гулруҳср Зиёдуллоевна - доктори илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забоншиносии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Муқарризони расмӣ:

Мухторов Зайниддин Мухторович – доктори илмҳои фиологӣ, ректори Филиали Донишкадаи рушди менечменти Сингапур дар шаҳри Душанбе

Бобоева Мадина Маруфовна – номзади илмҳои филологӣ, муаллими қалони кафедраи забонҳои Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

Ҳимояи диссертатсия санаи 13 сентябри соли 2025, соати 15:30 дар Ҷаласаи Шурои диссертационии 6D.KOA-036 назди Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғ зода (нишонӣ : 734019, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Ф. Муҳаммадиев 17/6, маҷлисгоҳи Шурои олимон; ё-mail: laylo.hasanov@mail.қғ; тел.: (+992) 904156317) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғ зода ва тавассути сомонаи www.diz.tj шинос шудан мумкин аст.

Автореферат санаи «_____» соли 2025 фиристода шуд.

Котиби илмии Шурои диссертационӣ ,
номзади илми филология,
дотсент

Ҳасанова Ш.Р.

Муқаддима

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Дар замони ҳозира дар алоқамандӣ бо илми лингвистика як зумра илмҳои дигар пайдо шудаанд, ки яке аз онҳо забоншиносии фарҳангӣ бо истилоҳи дигар “лингвокултурология” маҳсуб меёбад. Танҳо пас аз Истиқлолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди илми забоншиносии тоҷик ва самтҳои он шароити мусоид фароҳам оварда шуд [3, с. 3].

Маҳз, пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар илми забоншиносии тоҷик низ ба забоншиносии фарҳангӣ муҳаққиқон дикқати маҳсус доданд, зеро маърифату таффакури тоҷикон аз дигар миллатҳо ба қуллӣ фарқ намуда, хусусиятҳои хоси ҳудро доро мебошад. Забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ низ чун ҷузъи фарҳанггу маърифати ҳалқ ба ҳисоб рафта, дорои сарчашмаҳои муҳталифи инкишоф ва нумуни ҳуд буда, ошкорсозии раванди инкишофи таркиби қалимаҳои онҳо бе пажуҳиши маърифату тамаддун, расму оин ва суннатҳои мардумӣ ғайриимкон аст.

Ҷӣ хеле ки маълум аст, дар фарҷоми садаи XX муҳаққиқон ба омӯзиши забон ва фарҳангу маданияти қавмҳо жарфтару амиқтар назар афканданд, ки ин раванд дар умум ба ҳуд номи «лингвокултурология»-ро қасб намуд. Лингвокултурология (забоншиносии фарҳангӣ) - як самти лингвистика, пеш аз ҳама, маҳсусиятҳо ва алоқаи маърифату фарҳангги мардумӣ ва забонро, ки дар умум майдони маъноиро ташкил медиҳанд, мавриди омӯзишу баррасӣ қарор медиҳад.

Таҳлилу таҳқиқи ҷанбаҳои лингвокултурологии забони тоҷикӣ ва ошкор намудани фарқияту умумияти онҳо бо забонҳои ооодигар, аз он ҷумла бо забони олмонӣ, ки решай амиқи ориёиро соҳибанд, вақтҳои охир ба яке аз проблемаҳои ҳалталаб дар байни муҳаққиқону донишмандон мубаддал гашта истодааст. Дар илми забоншиносии ватанӣ низ ба монанди дигар давлатҳои тараққикарда ба ин ҷиҳат бо нигоҳи маҳсус нигариста, таҳқиқотҳои илмии мушаххасро олимону муҳаққиқон ба анҷом расонида истодаанд. Ин ҷиҳати кор аз инкишоғёбии алоқаҳои байнизабонӣ ва байнифарҳангии мардуми тоҷик бо ҳалқи олмонитабор шаҳодат медиҳад. Аз ин лиҳоз, дар рафти пажуҳиш ва муқоисаи забонҳо, аз ҷумла, забони тоҷикӣ бо забони олмонӣ, ки яке аз ҳалқиятҳои қадимаи ориёитабор ба ҳисоб мераванд аз ҷиҳати забоншиносии фарҳангӣ бояд ба тасвири ҷаҳони забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ, марзи маънӣ, хусусиятҳои умумӣ ва фарқунандай забонҳои муқоисашаванда ва он осори фарҳангие, ки ба инкишоф ва рушди забонҳои муқоисашаванда замина гузоштаанд, аҳаммияти хосса дода шавад.

Яке аз масъалаҳои забоншиносии фарҳангӣ ин таҳқиқи забон дар фаъолияти ҳаёти одамон ҳамчун интиқолдиҳандай фарҳангу тамаддуну муайян ва муқоисаву муқобилгузории он бо намояндагони як гурӯҳи этникии мушаххас, дорандай шууру тафаккури этникӣ ва бо дигар ҷамъиятҳои лингвофарҳангӣ ба ҳисоб меравад [13, с. 50].

Боиси зикр аст, ки вақтҳои охир муқоиса ва омӯзиши забони тоҷикӣ бо забони олмонӣ аз диди назариявӣ ва лингвофарҳангӣ яке аз проблемаҳои мубрам ва актуалии соҳаи забоншиносӣ маҳсуб меёбад. Ин раванд аз нигоҳи

мо аз инкишофёбӣ ва рушди алоқаҳои забонӣ ва байнифарҳангӣ, зарурияти ба назар гирифтани хусусиятҳои асосие, ки хоси рафтор ва муоширати қавму қабилаҳои гуногун, муҳиммияти ошкор ва ифодаи дақиқи арзишҳои фарҳангӣ, маҳсусан, забоне, ки асоси муносибат ва алоқаи байни одамонро ташкил менамояд, бармеояд. Ҳар як вориси забон дар ин раванд ҳамчун предмети омӯзиши илми лингвистика ва инчунин, ҳамчун як образи хулосакунандай вориси арзишҳои маърифатии забонӣ ва фаъолияти муошират, донишҳои амиқу дақиқ, суннату анъанаҳо ва муқаррароти муайянни рафтор маҳсуб меёбанд.

Ин масъаларо ба инобат гирифта, актуаливу мубрам будан ва мавриди таҳқиқ ва пажуҳиши системанок қарор додани калимаҳои ифодакунандай соҳаи боғдориро дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ ба таври зерин метавон арзёбӣ кард:

1. То ин ҷониб мавзуи мазкур дар илми забоншиносии ватанӣ ҳамаҷониба таҳлилу таҳқиқ нашудааст. Аз ин лиҳоз, пажуҳиши амиқи он шароит фароҳам меорад, ки маводди зиёди вобаста ба тарҷума ва тарҷумашиносӣ, назарияи забоншиносӣ, лингвофарҳангӣ, аз он ҷумла, назарияи лексикография ва лексикология ҳаллу фасл гардад.

2. Дар Тоҷикистон пас аз ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ тамоми расму оин ва суннатҳои мардумии тоҷикон, аз он ҷумла, боғдориву боғпарварӣ аз нав зинда шуда истодаанд. Боғдорӣ, ки пешаи кӯҳани ҳалқи тоҷик маҳсуб меёбад, вожаву истилоҳоти зиёдеро фарогир аст, ки дар даврони Шуравӣ дар лексикаи соҳаи боғдорӣ аз забони русӣ ва аврупой вожагони зиёде дохил шуда, ҷойи он калимаву истилоҳоти ҳудии меъёрзебе, ки дар дохили луғати забони тоҷикӣ мавҷуд буданд, гирифта тавонистанд. Аз нав зинда намудан ва мавриди истифода қарор додани он калимаву воҳидҳое, ки дар як муддати муайянни таъриҳӣ аз байн рафта дар мавриди ба истифодаи илмӣ ва амалӣ ворид намудан, маводди бисёре метавонад дихад.

3. Як қисми зиёди вожаву истилоҳоти забонҳои муқоисашаванда фарогири калимаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз, ошкор намудани мавқеи калимаҳое, ки ба намудҳои муҳталифи соҳаи боғдорӣ мансубанд, омилҳои базухуроии ин гурӯҳи калимаҳо дар мавриди ба риштаи пажуҳиш қашидани робитаҳои таъриҳии забони тоҷикӣ бо забони олмонӣ, инчунин, забонҳои хешу бегона, ки яке аз забонҳои оилаи ҳиндуврупой маҳсуб меёбанд ва асари мутақобилаи забонҳо ба ҳамдигар, ки дар таърихи гузашта ба назар мерасанд, дар забоншиносии тоҷик то айни замон пажуҳиши амиқи ҳудро ба даст наовардааст, хеле муҳим арзёбӣ мегардад.

4. Як қисми асосии калимаҳои ифодакунандай мағҳумҳои боғдорӣ чуноне ки қайд намудем, вожаҳое маҳсуб меёбанд, ки дар эҷодиёти классикони тоҷик ва олмонӣ корбаст гаштаанд. Мавриди истифода қарор додани ин гунаи вожаву истилоҳот аз таркиби забонҳои муқоисашаванда, возеху равшан кардани маънои лексикӣ ва соҳту таркиби грамматикии онҳо, дар зидгузорӣ ва муқоиса бо фарҳангҳо, луғатномаҳо, қобусномаҳо ва сарчашмаҳои илмиву эҷодиёти шоиру нависандагони классикии тоҷику олмонӣ муайян кардани баъзе дигаргуниҳо дар маъни ва шакли грамматикии луғоти ифодакунандай соҳаи

боғдорй, ки бо гузашти вақт зимни таъсири қонунҳои дохилии забони точикӣ ва олмонӣ сар задааст, ба як системаи аниқ ворид намудани луғоти ин соҳа дар забони ҳозираи точикӣ ва забони олмонӣ барои коршиносони соҳаи забоншиносӣ ва лингвокултурология муҳим буда, инчунин, ба ворисони забон ёрӣ медиҳанд.

5. Калимаву истилоҳоти ифодакунандаи соҳаи боғдорй дар забонҳои точикӣ ва олмонӣ бештар аз калимаҳои умумиистеъмолӣ ва калимаҳои халқӣ зухур кардаанд. Пажуҳиши ҳамаҷонибаи вожагони ифодакунандаи соҳаи боғдорй дар дохили забонҳои муқоисашаванда ва инчунин, дар лаҳҷаю шеваҳои гуногуни забони точикӣ ва олмонӣ, инчунин, муайян намудани мавқеи корбости ин навъи вожагон, то андозае имконияти такмили лексикография ва истилоҳотсозии забони меъёрии точикӣ ва олмониро аз ҳисоби унсурҳои ягонаи забонҳои мазкур таъмин месозад.

6. Фарқияти услубӣ дар қабатҳои лексикӣ-семантикийи вожагони ифодакунандаи соҳаи боғдорй зиёдтар ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз, пажуҳиши синонимҳо, антонимҳо, омонимҳо, полисимия ва вариантҳо, ки дар дохили вожагони соҳаи боғдорй зиёданд, барои мукаммал намудани ҷиҳатҳои услубии забони ҳозираи точикӣ ва забони олмонӣ хеле мубраму зарурӣ маҳсуб меёбад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Омӯзиши калимаву истилоҳоти соҳавӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ барвақт диққати муҳаққиқону донишмандони гуногунро ба худ ҷалб намуда буд. Боиси зикр аст, ки ин мавзуъ аз тарафи забоншиносони зиёде мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Мо дар раванди пажуҳиш, аслан, ба корҳои олимону донишмандоне, ки ҷанбаҳои забонӣ, таъриҳӣ, этнографӣ, фолклории калимаву истилоҳоти соҳавӣ, маҳсусан, соҳаи боғдории мардуми точикро таҳқиқ намудаанд, такя кардем.

Таҳқиқи масъалаҳои гуногуни урфу одат ва суннату анъанаҳои мардуми точик дар оҳири асри XIX ва ибтидои асри XX аз ҷониби муҳаққиқони рус оғоз гардида буд. Гарчанде ин асарҳо бештар ҳусусияти таърихиву этнографӣ дошта бошанд ҳам, аммо барои омӯҳтани ҷанбаҳои забоншиносии мавзуи мазкур асос гузоштанд.

Дар ин давра имконият фароҳам оварда шуд, ки муҳаққиқони рус бо урфу одат ва расму оини мардуми точик, аз ҷумла, суннату анъанаҳои соҳаи боғдорй аз наздик шинос шаванд. Ин буд, ки точикшиноси машҳури рус М. С. Андреев асареро таҳти унвони «Тоҷикони водии Ҳуф» [5, с.251], пешкаши аҳли илм намудааст, ки дар он урфу одати боғдории мардуми точикро ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Дар баррасии масъалаҳои китоби мазкур дигар забоншиносон ҳам бетараф набуда, асару мақолаҳои ҷолиби худро пешниҳод намудаанд. Муҳаққики дигар А. Зоҳидов дар мақолаи «Оид ба истилоҳоти боғдорй ва токпарварии тоҷикони Самарқанд» ҳусусиятҳои лаҳҷавии гурӯҳи калимаҳо ва истилоҳотро дар гӯйишҳои мардуми Самарқанд нишон додааст [10, с. 199-203].

Инчунин, масъалаи баромади вожаҳои марбут ба боғдорй диққати муҳаққиқону донишмандони ин соҳаро ба худ ҷалб намуда буд. Дар соли 1977 донишманди рус И.М. Оранский мақолаеро таҳти унвони «Оё алоқаи

этимологӣ байни калимаи русии “берёза” ва тоҷикии бурс “арча” вуҷуд дорад»[15, с. 138-140]-ро нашр намуда, решай баромади ин вожаҳоро нишон дода тавонистааст.

Ин гурӯҳи калимаҳо дар гӯйиши мардуми тоҷик низ як қабати маҳсусро ташкил медиҳанд. Монографияи муҳаққиқи тоҷик Р.И.Сангинова бо номи «Лексикаи лаҳҷаи Конибодом», фасли алоҳидаеро ба таҳлилу таҳқиқи соҳаи боғдорӣ бахшидааст [20, с.74-81].

Ҷӣ тавре ки маълум аст, баррасии ин мавзӯъ дар забони тоҷикӣ бештар дар доираи лаҳҷаву шеваҳо ба роҳ монда шудааст. Гурӯҳбандии ин навъи калимаву истилоҳот дар лаҳҷаву шеваҳои забони тоҷикӣ яке аз масъалаҳои мубрами илми забоншиносии тоҷик ба ҳисоб меравад. Аз ин хотир баррасии он дар доираи лаҳҷаву шеваҳои забони тоҷикӣ пурра ба роҳ монда шудааст. Чунончи, муҳаққиқи дигари тоҷик Г. Абдуллоева дар мақолаи «Вожаҳои марбут ба соҳаи зироаткорӣ ва боғдорӣ дар лаҳҷаи Қаратоғ» [2, с. 80-85] хусусиятҳои хоси ин вожаҳоро дар доираи як гӯйиши муайян нишон дода тавонистааст.

Маҳсусан, номгӯйи дараҳтони мевадорро муҳаққиқон С.Р. Хоркашов ва С. Юсупова дар мақолаи «Истилоҳоти марбут ба дараҳтони мевадор дар шеваи ҷанубӣ ва ҷанубу шарқии забони тоҷикӣ» нишон додаанд [22, с. 57-60].

Таҳлилу таҳқиқи луғати забони тоҷикӣ аз ҷиҳати забоншиносии фарҳангӣ бештар ҳангоми пажуҳишу омӯзиши вожагони бемуодил дар забонҳои муқоисашаванда сурат гирифтааст, ки дар бобати калимаву истилоҳоти бемуодили соҳаи боғдорӣ низ қайду ишораҳо ба мушоҳида мерасанд. Ин аст, ки профессор М. Нағзибекова калимаҳои бемуодилро дар тарҷумаҳои забони русӣ аз рӯйи асарҳои бадеии тоҷикӣ омӯхта [14, с. 98-102], роҳҳои асосии тарҷумаи онҳоро ба забони русӣ нишон додааст.

Инчунин, профессор Ф.Турсунов дар рисолаи доктории хеш ҳангоми таҳлили луғати бемуодил дар ҷанбаҳои забоншиносии фарҳангӣ ва тарҷумавӣ (аз рӯйи маводди забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ) ба лексикаи миллии мардуми тоҷик [21, с. 92-109], диққати маҳсус дода, онҳоро ҳамчун калимаҳои бемуодил баррасӣ кардааст, воситаҳои интиқоли онҳоро бо забони англисӣ бозгӯ намудааст.

Дар мақолаи муҳаққиқи дигари тоҷик Д. Шарифов ҳангоми таҳлили реалияҳои этнографӣ дар таснифоти умумии реалияҳои забон бештар ба калимаҳои бемуодили забони тоҷикӣ диққати маҳсус дода шуда, [23, с.110-113] роҷеъ ба лексикаҳи соҳаи боғдорӣ низ маълумотҳо оварда шудаанд. Инчунин, хусусиятҳои ҳар яке аз ин калимаҳо муайян карда шудааст.

Муҳаққиқи дигари тоҷик З. Самиев дар мақолаи «Дараҷаи омӯзиши истилоҳот ва истилоҳшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» [19, с. 131-135] роҷеъ ба хусусиятҳои хоси забони тоҷикӣ ва олмонӣ назари хешро баён кардааст.

Ҷанбаҳои забоншиносии фарҳангии ин гурӯҳи калимаҳо дар мақолаи Г.У. Аҳмедова «Инъикоси арзишҳои миллӣ- фарҳангии мардуми олмонӣ» (дар асоси маводди зарбулмасалу мақолҳои олмонӣ) дар зарбулмасалу

мақолхое, ки аксарияти онҳо дар асоси калимаҳои соҳаи боғдорӣ ба зуҳур омадаанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд [6, с.121-126].

Пажуҳиши вожагони соҳаи боғдорӣ ва хусусиятҳои забоншиносии фарҳангии онҳо дар забоншиносии тоҷик дар асоси гӯйишҳо ва асарҳои муайян сурат гирифтааст. Муҳаққики номи рустаниҳо дар лаҳҷаи ноҳияи Айнӣ Гулова М.Н. дикқати худро ба пажуҳиши дараҳтони мевадор равона соҳта, дар робита ба ин масъала мақолаҳоеро бо номҳои «Калимаҳои ифодакунандай номи дараҳтони мевадор дар лаҳҷаҳои ноҳияи Айнӣ» [9, с. 60-71] ва «Вожаҳои алоқаманд бо дараҳтони мевадор дар лаҳҷаҳои ноҳияи Айнӣ» [8, с.229-223], инчунин, дар диссертатсия таҳти унвони «Калимаҳои ифодакунандай номи дараҳтони мевадор дар лаҳҷаҳои ноҳияи Айнӣ» [9, с.180] мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Муҳаққики вожагони соҳаи маишӣ лаҳҷаҳои водии Ҳисор Г.З. Абдуллоева дар мақолаи «Ҷанбаҳои этнолингвистии лугати соҳаи боғдорӣ дар лаҳҷаҳои водии Ҳисор» [4, с.32-37] бештар ба калимаву истилоҳоти соҳаи боғдорие, ки дар асоси урғу одат ва суннату анъанаҳои мардуми тоҷик ба миён омадаанд, дикқати маҳсус додааст.

Инчунин, асарҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ», «Аз Ориён то Сомониён» [17, с. 98, 18, с. 33] ва «Забони миллат - ҳастии миллат» ҳамчун заминай методологии таҳқиқоти мо қарор гирифтаанд [16, с. 5, 6, 7].

Таҳқиқоти аввалини таърихию этнографии вожаҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар вобастагӣ бо суннату анъанаҳои мардуми тоҷик, аз тарафи олимони хориҷӣ низ чун Worresch Anton [41, с.93-98], J.Töpfer [38, с.119-120], Stanislaus Basiorek [36, с.115-120, E. Seib [35, с.145-178], Gräfe Iris Barbara, [29, с.146], Weber-Kellermen [40, с.150], Segalen Martine [34, с.17-29], Walth Richard [1990, с.283], Stökl Ernst [37, с.153-170] Marius Reiser [32, с.451-463], Stökl Alexander Demandt [37, с.1-18], Elena Schischkina [33, с. 320] ва дигарон ба сомон расонида шудааст.

Робитай таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи мавзуи илмии кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар мавзуи “Таҳлили луғавӣ – маънои вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ (дар мисоли дараҳтони мевадор, бемева ва гулҳо)” иҷро шудааст.

ТАВСИФИ ҮМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Ҳадафи таҳқиқоти мазкурро таҳлили луғавӣ – маънои вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ ташкил медиҳад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Вобаста ба ҳадафи таҳқиқ вазифаҳои онро ба таври зерин метавон номбар кард:

- ҷамъ намудан ва ба як системаи муайян доҳил намудани вожаву истилоҳоти ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар забонҳои муқоисашаванда;

- ошкор намудани чиҳатҳои фарқунандаи калимаҳои ифодакунандаи соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;
- тақсимбандии вожаҳои аслии забон ва вожаҳои иқтибосии соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;
- ошкор намудани манбаъҳои пайдоишу рушди вожаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;
- пажуҳиши асосҳои лингвофарҳангии вожаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;
- таснифоти семантикийи лӯғоти соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ;
- таҳқиқи қабатҳои лӯғавӣ-маънои лӯғоти соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар иртибот бо ҷанбаҳои забоншиносии фарҳангии онҳо.

Объекти таҳқиқотро калимаву истилоҳоти марбут ба дараҳтони мевадор, бемева ва гулҳо ташкил медиҳанд.

Мавзуи (предмет) таҳқиқро таҳлили лӯғавӣ – маънои вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ ташкил медиҳанд.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро осори илмӣ доир ба забоншиносӣ, забоншиносии фарҳангӣ, маҳсусан, доир ба вожагони ифодакунандаи соҳаи боғдорӣ ташкил намудаанд. Ин ҷиҳати корро ба назар гирифта, дар диссертатсияи мазкур аз асару мақолаҳои олимон дар мисоли Л.К. Муллагалиева, А.М. Искоз, И. Москалская, Н.А. Крупнова, Н.А. Фиргалиева, Ж.К. Конакбаева, Л.Б. Молнова, С. Р. Хоркашов, С. Юсупова, Е.В. Бабаева, Ф.К. Баротов, М.Т. Бобоева, О. Қосимов, Н.Х. Мачидова, Ф.М. Турсунов, С. Матробиён, Ш. Исмоилов, Н. Гадоев, Р. Сангинова, Г.З. Абдуллоева, Г.У. Ахмедова, Г.Ф. Саъдиева, Ф.Б. Орирова, Д.М. Азизода, М. Султонзода, Ф.Ҳ. Арабзода, Лузина Зафардуҳт, М.Н. Гулова ва дигарон ҳамчун асосҳои назариявӣ ва методологӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд.

Сарчашмаҳои (маълумот) таҳқиқотро вожагони забони тоҷикӣ ва олмонӣ ташкил медиҳад. Лӯғатҳои дузабона, этимологӣ, фарҳангҳои тафсирӣ, фарҳангҳои ибораҳои ҳалқӣ, лӯғати калимаҳои синонимӣ, омонимӣ, антонимии забонҳои тоҷикӣ-олмонӣ, русӣ-олмонӣ асоси ин таҳқиқро ташкил медиҳанд. Инчунин, дар мавридҳои лозимӣ аз эҷодиёти илмии донишмандону мутафаккирони тоҷик, аз ҷумла, аз асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мисолҳои мушаҳҳас аз осори назмиву насрин адибони тоҷик ва олмонӣ, аз китобҳои муқаддаси Инцил, Авесто ва Қуръон гирд оварда шудаанд.

Пойгоҳи таҳқиқотро пажуҳиши илмии муҳаққиқони хориҷиву ватанӣ, калимаву истилоҳоти мушаҳҳас аз забони боғпарварон, гулпарварон ва ворисони забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ташкил медиҳанд.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки дар диссертатсия аввалин маротиба ҷанбаҳои лингвофарҳангии калимаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мавриди таҳқиқи монографии илмӣ қарор гирифтаанд.

Дар диссертатсия, инчунин, бори нахуст дар бораи лексикаи соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар қиёс ақоиди нав пешниҳод шудаанд, ки то ҳол аз мадди назари донишмандон дур мондаанд. Бори аввал тафовут ва якрангӣ дар шакл, маъно, соҳт ва хусусиятҳои лексикиву дастурии ин навъи вожагон муайян карда шудаанд. Аваллин маротиба калимаҳои синонимӣ, антонимӣ, омонимӣ ва сермаъно дар вожагони ифодакунандаи соҳаи боғдорӣ нишон дода шудаанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Муайян карда шудааст, ки мавзуи лексикаи ифодакунандаи соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар мақолаву асарҳои илмии забоншиносон ва муҳаққиқони тоҷику олмонизабон то андозае омӯхта шуда бошанд ҳам, аммо пажуҳиши ҷанбаҳои забоншиносии фарҳангии он аз мадди назари муҳаққиқон дур мондааст. Ошкор карда шудааст, ки дар навиштаоти назмиву насрии ниёгони тоҷик ва олмонӣ вожаву истилоҳоти ифодакунандаи соҳаи боғдорӣ хеле зиёд корбаст гардидаанд, ки имконияти фарохи падидаҳои забоншиносиро барои таҳқиқотҳои лингвофарҳангӣ фароҳам месозад.

2. Дар эҷодиёти пешниҳоднамудаи шоиру нависандагони форсу тоҷик ва олмонӣ бисёртар калимаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ, ки бо урфу одат ва суннатҳои маросимҳои мавсимиӣ, ба мисли, Наврӯз, Сада, Меҳргон ва Тиргон алоқамандӣ доранд, корбаст гардидаанд. Дар қиёс бо ин раванд ошкор карда шуд, ки иддае аз вожаҳое, ки дар забони эҷодиёти классикон ба мушоҳида мерасанд, имрӯзҳо ба гурӯҳи вожаҳои кӯҳнашуда ва таъриҳӣ шомиланд. Таснифоти маъноиву лӯғавии калимаҳои соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи мавзӯй тақсимандӣ шуда, дар ин асос хусусиятҳои фарқунанда ва умумии ин навъи вожагон ошкор гардидаанд.

3. Аксарияти калимаҳои соҳаи боғдорӣ хусусияти синонимиро зоҳир менамоянд. Ин навъи вожаҳо дар мавридҳои лозимӣ яке дигареро иваз карда метавонанд ва ин вижагии вожагони соҳаи боғдорӣ аз бойу мукаммал будани забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ гувоҳӣ дода метавонанд. Нақши синонимҳо, антонимҳо, омонимҳо ва полисемия низ дар таркиби вожагони ифодакунандаи мағҳумҳои боғдорӣ муқарраркардашуда исбот намуд, ки дар бештари ҳолатҳо ин гурӯҳи калимаҳо хусусиятҳои сермаъноиро дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ нишон медиҳанд.

4. Пажуҳиши калимаву истилоҳоти ин соҳа муайян намуд, ки сарчашмаҳои рушду нумуи луготи соҳаи боғдориро дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ муодилҳои шифоҳии забонҳои муқоисашаванда ва манбаҳои ҳаттии осори ниёгони забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ташкил менамоянд. Лексикаи соҳаи боғдорӣ як қабати асосиро дар таркиби лӯғавии забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ташкил дода метавонад. Пажуҳиши ба анҷомрасонидашуда аз ин шаҳодат медиҳад.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои пажуҳиш дар таҳлилу таҳқиқи минбаъдаи омӯзиши ҷанбаҳои назариявӣ ва забоншиносии фарҳангии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ бо роҳи таҳқиқи назариявӣ ва ҷамъбасти илмӣ, ки ин

масъала дар забоншиносии фарҳангӣ то айни замон ба сомон расонида нашудааст, аз ҷиҳати илмӣ ба мутахассисон метавонад, қумак расонад. Дар вожагони ифодакунандай соҳаи боғдорӣ вожаҳои марбут ба давраҳои аввали рушди забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ҷо-ҷо маҳфуз мондаанд. Аз ин рӯ, баррасии ин навъи калимаву истилоҳот дар мавриди аниқ намудани як қатор масоили дастурӣ-таърихӣ аҳаммияти бузург касб менамояд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки аз ҳисоби калимаву истилоҳоти умушишавандай лӯғоти ифодакунандай соҳаи боғдорӣ синонимҳо ва варианҷҳои гуногун дар забонҳои гуногунсоҳтор ба вучуд меоянд ва ба ин васила таркиби лӯғавии ин забонҳо метавонад пурратар гарданд. Инчунин, барои ҳалли мушкилоти тарҷумаи вожагони соҳаи боғдорӣ аз забони тоҷикӣ ба забони олмонӣ метавонад, қумак расонад.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонад дар таълими назарияи забон ва забоншиносии фарҳангӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳангоми омӯзиши назария ва ҷиҳати лингвофарҳангии лексикаи соҳаи боғдорӣ, таъсири он ба инкишофи забонҳои адабии тоҷикиву олмонӣ мавриди истифода қарор гиранд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътимоднокӣ ва боварибахш будани натиҷаҳои илмии дар диссертатсия бадастомада бо заминаи омӯзиши ҳамаҷонибаи шумораи зиёди манбаъҳои илмӣ, истифода аз маҷмӯи методҳои умумиилмӣ ва соҳавӣ ва далелҳои аз калимаву истилоҳоти соҳаи боғдории забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ҷамъоваришуда муайян мегардад.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия ба таҳқиқи ҷанбаҳои назариявӣ ва лингвофарҳангии лексикаи соҳаи боғдорӣ аз рӯи маводди забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ бахшида шудааст. Бинобар ин, диссертатсия ба ихтисоси илмии 10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мувофиқат мекунад.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Масъалаҳои асосии дар диссертатсия таҳқиқшавандада дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ тарҳрезӣ шуда, муаллифи диссертатсия дар асоси забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ҷанбаҳои назариявӣ ва забоншиносии фарҳангии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мустақилона мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор додааст, натиҷаҳои асосии таҳқиқро дар диссертатсия ва мақолаҳое, ки аз ҷониби муаллиф ба табъ расидаанд, инъикос намудааст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муҳтавои диссертатсия дар шакли маъruzavу гузоришҳои довталаби дараҷаи илмӣ дар конференсияҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ аз қабили конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Забони миллат - баҳои миллат» (Душанбе, 5-уми октябрини соли 2023), конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар мактабҳои олӣ» (Душанбе, 11-уми марта 2023), конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои тарҷума ва тарҷумашинosisи тоҷик: вазъият ва дурнамо» (Душанбе, 28 ноября 2023),

конференсияи байналмилалии илмӣ- амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами забоншиносии муқоисавии забонҳои аврупой ва омӯзиши он дар шароити мусир» (Душанбе, 25-уми январи 2024), конференсияи илмӣ амалии ҷумҳуриявии таҳти унвони «Забони тоҷикӣ дар арсаи паёмҳои нав» (Душанбе, 5-уми октябр 2024), конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ ва усулҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар замони мусир» (Душанбе, 24-уми октябр 2024), «Масъалаҳои мубрами тарҷумашиносӣ назария ва методҳои таҳқики «тарҷуманопазирӣ» (Душанбе, 24-уми декабри 2024) ва конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Аҳаммияти омӯзиши забонҳои романӣ – германӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ ва вазъи омӯзиши онҳо дар Тоҷикистон» (Душанбе, 24-уми феврал 2025) ба табъ расидаанд, инъикос гардидааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷума ва забонҳои романӣ-германи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (суратҷаласаи № 7/1 аз 24.02.2025) ба ҳимоя тавсия шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои бадастомада заҳмати ҷандинсолаи муҳаққиқ буда, аз рӯйи мавзуи диссертатсия ҷордаҳо мақола, аз ҷумла, шаш мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд ва рӯйхати онҳо дар охир қор оварда шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, дувоздаҳ зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истофодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёт, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия ва замима иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 193 саҳифаи ҳуруфи компьютериро ташкил медиҳад.

МУҲТАВОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

Дар муқаддима муҳиммияти мавзуъ баён шуда, дараҷаи омӯзиши мавзуъ муайян гардидааст, инчунин, мақсаду вазифаҳо ва навоварии таҳқиқот, арзиши назариявию амалӣ, методу усулҳои таҳқиқ нишон дода шуда, масоиле, ки ба ҳимоя пешниҳод мешавад, мушахҳас гардидааст.

Боби якуми рисола **«Омӯзиши назариявии ҷаҳони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ»** унвон дошта, аз ҷор зербоб иборат аст.

Дар зербоби якум, ки **«Омӯзиши масъалаҳои забоншиносии фарҳангӣ»** ном дорад, роҷеъ ба омӯзиши масъалаҳои забоншиносии фарҳангӣ сухан меравад. Зикр гардидааст, ки забон яке аз арзишҳои асосии миллат ба ҳисоб рафта, рушду такомули миллат бо забон иртиботи ногусастани дорад. Танҳо забон метавонад оид ба миллат ва таърихи он, расму русум, суннату анъана, урғу одат маълумотҳои зиёдеро дар ҳуд нигоҳ дошта, бе ягон тағиирот онро аз насл ба насл интиқол диҳад.

Дар ин зербоб оварда шудааст, ки омӯзиши масъалаҳои лингвокултурологиро муҳаққиқони тоҷик дар такя ба пажуҳишҳои олимони хориҷиву рус ба роҳ мондаанд. Ғояи олими олмонӣ В. Гумболд «забон оламест, ки дар байни олами ҳодисаҳои беруна ва олами ботинии инсон ҷойгир аст», ишора ба масъалаҳои лингвокултурологӣ менамуд, яъне олами беруна гуфта, ин донишманди бузург он нуктаеро дар назар дошт, ки бе ҳеч

монае ба забони инсон метавонад таъсирашро расонад. Таърифҳо роҷеъ ба илми лингвокултурология хеле зиёд ба мушоҳидат мерасанд, аз ҷумла В.В. Воробёв чунин менигорад: “Лингвокултурология (илм доир ба робитаи забон ва фарҳанг) ҳамчун як шоҳай илми забоншиносӣ, пеш аз ҳама, хусусиятҳо ва робитаи фарҳанг ва забонро, ки дар якҷоягӣ майдони маъноиро ташкил медиҳанд:” [7, с. 332].

Аз солҳои 2000 сар карда, омӯзиши алоқамандии забон бо фарҳанг дар забоншиносии тоҷик низ ба ҳукми анъана даромад. Ва муҳаққиқони тоҷик низ ба баррасии масъалаҳои муҳимми лингвокултурология шуруъ намуданд. Ин буд, ки муҳаққиқон М. Нағзибекова, О. Қосимов, Ф.М. Турсунов, Ж. Гулназарзода, Н. Мацидова, М.Т. Бобоева, Л. Зафардуҳт ва дигарон корҳои шоистаеро дар ин баҳш ба анҷом расонидаанд.

Омӯзиши масъалаҳои лингвофарҳангӣ аз он сабаб сар зад, ки дар кишвари мо қавмҳои гуногун истиқомат менамоянд. Аксарияти калимаҳо метавонанд дар ҳар як манотик бо гунаҳои гуногун мавриди истифода қарор гиранд. Масалан, ибораи “ҷомаи қурбоқа”, ки боз бо гунаҳои “ҷапони қурбоқа”, “ҷумаи гӯк” маъмул аст, тасвири забонии ҷаҳони тоҷиконро нишон медиҳад. Дар забони адабии тоҷик «обсабзи шинокунадае, ки дар палҳои шолӣ пайдо мешавад” маъмул аст.

Гарчанде ки омӯзиши масъалаҳои лингвокултурологӣ аз ҷониби муҳаққиқони ҳаричиву ватаний пурра ба роҳ монда шуда бошад ҳам, вале аксарияти ҷаҳони он то айни замон аз мадди назари муҳаққиқӣ дур мондааст.

Дар зербоби дуюм “Омӯзиши назариявии вожагони марбут ба дараҳтони мевадор” оварда шудааст, ки вобаста ба шуғли боғдорӣ дар забон калимаву истилоҳоти зиёд пайдо шуда, ҳар яке аз онҳо дар забон мавқеи муайянро ишғол намуда, тавассвuti забон аз насл ба насл интиқол меёбанд, ки инро дигар донишмандон низ ҷонибдорӣ намудаанд. «Забон муҳимтарин унсури баҳои миллат буда, оини рӯзгори гузаштаву ҳозира ва маҷмуи тафаккуру андешаи ҳалқ ба ҳисоб меравад ва яке аз арзишмандтарин сарчашмаҳои мероси гузаштагон барои наслҳои оянда арзёбӣ мегарданд» [12, с. 431].

Гарчанде вожагони соҳаи боғдорӣ дар аксарияти ҳолатҳо тасвири забонии ҷаҳони мардумонро нишон дода тавонанд ҳам, аммо дар аксарияти ҳолатҳо дар ин гурӯҳи мағҳумҳо умумият назаррасанд. Масалан, мақоли «ангура хуру боғашро напурс» танҳо хоси мардуми тоҷик бошад ҳам, аммо зарбулмасали «ангуру аз ангуру ранг мегирад» муодилаш дар забони русӣ дар шакли «яблоко от яблони недалеко падает» ва дар забони олмонӣ «Der Apfel fällt nicht weit von Apfelbaum» арзи вучуд доранд.

Дар забони олмонӣ калимаи “боғ”, ки *der Garten* тарҷума шуда, мувофиқи тарҷумаи профессор И. В.Рахманова муродифҳояш калимаҳои *der Obstgarten*, *der Gemüsegarten*, *der Landschaftsgarten*, *die Grünanlage*, *die Grünfläche*, *der Lustgarten*, *schöner Garten*, *schattiger Garten*, *soniger Garten*, *verwilderter Garten*, *vernachlässiger Garten* ба ҳисоб меравад.

Омӯзиши вожагони марбут ба дарахтони мевадор аз чониби муҳаққиқони хориҷиву ватанӣ пурра ба роҳ монда шуда бошад ҳам, vale аксарияти ҷанбаҳои он, маҳсусан, баррасии маъсаляҳои муқоисаи ин гурӯҳи вожаҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ то айни замон аз мадди назари муҳаққиқон то андозае дур мондаанд.

Дар зерфасли сеюм “**Омӯзиши назариявии вожагони марбут ба дарахтони бемева**” исбот карда шудааст, ки аксарияти қалимаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ аз давраҳои аввали рушди забонамон маншъ мегиранд, ки истифодаи онҳо дар ашъори пурғановати шоири нависандагон аз ин далолат менамоянд. Масалан, қалимаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ дар ашъори Сайидои Насафӣ пурра мавриди истифода қарор гирифтааст. Профессори О.Ҳ. Қосимов дар монографияи худ таҳти унвони «Лексика и словообразование в “Шахнаме” Абулкасима Фирдоуси» вожагони ифодакунандай номи дарахтонро ба 12 гурӯҳ ҷудо намудааст.

Дар ин зерфасл, инчунин, оварда шудааст, ки вобаста ба шуғли боғдорӣ якчанд анъанае миёни мардуми тоҷик вучуд дорад, ки ба ҷо овардани онҳо ҳатмист. Яке аз ин анъанаҳо набуридани шоҳи дарахт ҳангоми нашъунамо ба ҳисоб меравад, ки анъана дар китоби «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён» ин падида зикр ёфтааст [17, с. 53].

Дар ин зербоб, инчунин, муайян карда шудааст, ки вожаҳои ифодакунандай номи дарахтони бемева сирф ҳусусияти милливу фарҳангиро зоҳир намуда, доираи интишорашон аз миёни соҳибзабонон дур нарафтаанд. Масалан, вожаи “чолак” муодили вожаи “арҷаи сабз/ бурс” ба ҳисоб меравад, аз сабаби ба мӯйи духтарон монанд будани баргҳои он ин қалима ба миён омадааст.

Мавҷуд будани зарбулмасалу мақолҳо ва воҳидҳои фразеологии зиёд дар забони олмонӣ аз боғдору боғпарвар будани ин мардум гувоҳӣ медиҳад: *Er ist stark wie ein Baum.*- мисли дарахт бокувват будан ва *Die Bäume wachsen nicht in den Himmel* - дарахт дар ҷойи хушк намесабзад.

Der Raupe wegen muss man den Baum nicht umlegen - ба хотири кирмак дарахт буридан лозим нест; *Den Baum erkennt man an den Früchten* - дарахтро аз рӯйи мевааш мешиносанд; *Man ehrt den Baum des Schattens wegen* - дарахтро барои сояаш иззату эҳтиром мекунанд; *Je höher der Baum, je schwerer seid Fall* - дарахт ҳар қадар баланд бошад, афтидани он ҳамон қадар душвортар мешавад; *Es fällt kein Baum auf einen Hieb*-ягон дарахт дар як зарба намеафтад; *Bäume pflanzen im Frühling* - дар баҳор дарахт мешинонанд; *Es dauert zehn Jahre, einen Baum, aber hundert Jahre, einen Menschen grosszuziehen* - барои парвариши дарахт даҳ сол лозим аст, аммо барои парвариши одам сад сол; *Gerade Bäume werden zuerst gefällt* - аввал дарахтони ростро мебуранд ва ғайра [30, с. 143].

Дарахтони бемева қалимаву истилоҳоти зиёдеро дар бар гирифта, мавриди омӯзишу пажуҳиши муҳаққиқон қарор гирифтаанд.

Зерфасли ҷоруми боби якум, ки “**Омӯзиши назариявии номгузории гулҳо дар забони тоҷикӣ ва олмонӣ**” унвон дошта, дар он фикру андешаи

муҳаққиқону донишмандон роچеъ ба номгузории гулҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ оварда шудааст.

Дар ин зербоб зикр гардидааст, ки бештари ҳолатҳо вожаи “гул” дар забони тоҷикӣ ба маъни аслии худ корбаст мешавад, ки дар осори пурғановати ниёгонамон низ ба ин маъно омадани он хеле зиёд ба мушоҳида мерасад, ба мисли:

Зи оби чашми ман гил шуд ба роҳи ишқ манзилҳо,
Надонам то чи гулҳо бишкуфад охир аз ин гилҳо

[27, с. 281].

Дар ин зерфасл, зикр гардидааст, ки омӯзишу пажуҳиши қалимаву истилоҳоти ифодакунандай номи гулҳо дар забони тоҷикӣ бештар дар доираи лаҳҷаву шеваҳо ба назар мерасанд. Инчунин, аксарияти олимону донишмандон вожаи “гул”-ро ҳамчун консепт баррасӣ намуда, мақоми ин вожаро дар тасвири забонии ҷаҳони тоҷикон муайян соҳтаанд.

Дар шуури тоҷикзабонон зан / ҳамсар ҳамчун “гул” аз сабаби зебо буданаш нақш баста, ҳангоми аз дунё гузаштан зан шавҳараш “тулам” гӯён нола менамояд. Ин урф барои мардуми олмонзабон бегона буда, дар ин маврид майдони маънои ин қалима аз ҳудуди тоҷикзабонон дур рафта наметавонад.

Мардуми тоҷик чизи аз ҳама беҳтаринро “гул” мегӯянд, аз қабили *гули орд, гули либос, гули хурок* ва ғайра.

Омӯзишу пажуҳиши вожаву истилоҳоти ифодакунандай номи гулҳо дар забони тоҷикӣ аз ҷониби муҳаққиқони тоҷик ва олмонӣ ба мушоҳида мерасанд.

Боби дуюми диссертатсия, ки **“Таснифоти мавзуии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ”** унвон дорад, ба гурӯҳбандии номгӯйи боғҳо, дарахтони мевадор, дарахтони бемева ва номгӯйи гулҳо аз нигоҳи маънӣ равона гардидааст. Дар рисола онҳо ҷунин гурӯҳбандӣ шудаанд:

Зерфасли якуми боби дуюм **“Номгӯйи боғҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ”** номгузорӣ карда шуда, дар он номи боғҳо гурӯҳбандӣ гардидаанд.

Дар забони олмонӣ тавассути вожаи “боғ” дар шакли *“der Garten”* арзи вуҷуд дошта, ҷунин қалимаҳо тавассути он ташаккул ёфтаанд; *die Gartenanlage* - гулгашт, *der Gartenbau* - боғдорӣ, *die Gartengieskanne* - қуттии обёрии боғ (садовая лейка), *das Gartenhaus* – хона дар боғ ва ғайра [29, с. 154].

Дар фарҳангҳои тоҷикӣ низ тавассути қалимаи “боғ” ташаккулёбии вожаҳои аз рӯйи маънӣ гуногун ба мушоҳида мерасанд. Ба мисли: “Боғ” маъруф аст, ки ба арабӣ ҳадиқа гӯянд; ва қиноя аз дунё ва рӯзгор ҳам ҳаст”.

Боғҳо ҳусусиятҳои гуногун доранд ва маҳз, онҳо боиси ҷунин гурӯҳбандӣ намудан шуда тавонистанд:

а) номгузории боғҳо аз рӯйи вазифаашон: боғҳои саноатӣ- *der Industrie Garten*, боғи мактабӣ- *der Schulgarten*, боғи колекционӣ *der Kollektion Garten* ва ғайра.

б) номгузории боғхо вобаста ба тарзи бунёди онҳо дар замин: боғи шўрхок - *der Salzboden Garten*, боғи хушихок - *der Trockenboden Garten*, боғи тархок - *der Nassboden Garten* ва ғайра.

в) номгузории боғхо вобаста ба замони пухта расидани мева: боғи зимистона - *der Wintergarten*, боғи баҳорӣ - *der Frühlingsgarten*, боғи тобистона - *der Sommergarten* ва ғайра.

Аксарияти дараҳтони нодири ороишӣ ба кишвари мо аз хориҷи кишвар оварда шудаанд, аз ин лиҳоз номҳои онҳо низ бетағийр ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз он забонҳо ворид гардидаанд.

Зербоби дуюми боби дуюм “**Калимаву истилоҳоти ифодакунандаи номгӯйи дараҳтони мевадор дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ**” унвон дошта, ин гурӯҳи калимаҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ гурӯҳбандӣ карда шуда, хусусият ва умумияти онҳо нишон дода шудаанд.

а) номи навъҳои дараҳтони себ: дараҳти себи некмардонӣ, дараҳти, шакарсеб, дараҳти пахтасеб, дараҳти себи ниёзӣ ва ғайра.

б) номи навъҳои токи ангур: токи ангури нимранг, токи ангури чумурғонӣ, токи ангури занғанд, токи ангури ҳусайнӣ, токи ангури акрамхуҷагӣ, токи ангури абдуллой, токи ангури чишими Юсуф ва ғайра.

Дар забони тоҷикӣ боварҳое бо вожаи ангур ба мушоҳид мерасанд, ки аз гуногуни фарҳангӣ онҳо далолат менамоянд. Масалан:

Агар одам дар хобаши ангури сабзро бинад, ўро ғаму ғусса интизор аст.

Агар токи ангуурро шахси бефарзанд бурад, токи ангур ҳосил намеорад.

Агар ҳангоми вориди мурдахона шудан даҳонатро бо ангур ширин намоӣ, дар он хона мурда намешавад.

Дар ин бахши рисола оварда шудааст, ки дар забони олмонӣ ангуурро аз рӯйи хусусиятҳояшон гурӯҳбандӣ мекунанд. Навъи ангур, минтақаи пайдоиши ангур, шаробнокӣ, равғаннокӣ, туршӣ, ширинӣ ва хушбӯйӣ. Дар забони олмонӣ намудҳои асосии ангур инҳо мебошад:

1. Номгуӣи навъҳои ангур аз рӯйи ранг: *der Weisswein* - ангури сафед, *der Rotwein* - ангури сурх, *der Rosewein* - ангури гулобӣ, *der Schaumwein* - ангури серкафк ва ғайра.

2. Номгуӣи навъҳои ангур аз рӯйи таъму мазза: *der Likorwein* – ангури хушбӯй (ликёрӣ), *der Dessert* – ангури десерт, *der Susswein* - ангури ширин ва ғайра.

в) номи навъҳои дараҳтони олуча: дараҳти олучаи кӯҳӣ, дараҳти олучаи зард, дараҳти курсултон, дараҳти олуболуи сурх ва ғайра.

Дар забони тоҷикӣ баъзе калимаҳо мавҷуданд, ки аз давраҳои аввали рушди забони тоҷикӣ сарчашма мегиранд, Масалан, калимаи “олуча” дар шакли “олунҷ” дар гузашта мавриди истифода қарор доштааст.

Дар забони олмонӣ калимаҳои гуногун дар ифодаи номи олуча корbast мешаванд, аз қабили: *Kirschpflaume oder Turkenkirschebaum* - дараҳти олу гелос ё гелоси туркӣ, *Feuerlandkirschenbaum* - дараҳти олуи коиӯз, *Chilenische Kirschenbaum* - дараҳти олуи чилигӣ ва ғайра.

г) номи дараҳтони зардолу: дараҳти зардолуи кошифӣ, дараҳти зардолуи маҳтобӣ дараҳти зардолуи дарағашакӣ ва ғайра. Аксарияти ин

гурӯҳи калимаҳо аз давраҳои аввали рушди забони тоҷикӣ маншаъ мегиранд. Масалан, донишманди илми зироат Абунасри Ҳиравӣ дар рисолааш “Иршод -уз-зироа”, ки соли 1515 таълиф намудааст, дар баробари дигар рустаниҳо дар бораи зардолу низ маълумот додааст [9, с. 56].

Дар Олмон навъҳои зерини дарахти зардолу маъмул аст: *Alexandrinische schwarze Marillebaum* (дарахти зардолуи сиёҳи Александрӣ), *Ananas Marillebaum* (дарахти зардолуи ананасӣ), *Frühe Rosenmarillebaum* (дарахти зардолуи гулобии пешпазак) ва ғайра.

д) номи дарахтони тропики: дарахти лимӯ - *der Zitronenbaum*, дарахти афлесун - *der Apfelsinenbaum*, кивӣ - *der Kiwibaum*, банан - *der Bananenbaum*, дарахти мандарин - *der Mandarinenbaum*, дарахти ананас- *der Ananasbaum* ва ғайра.

Тамоми номҳои дарахтони мевадиҳанда дар забони олмонӣ бо калимаи *baum* (дарахт) ба анҷом мерасанд ва артикли чинси мардона *der* мегиранд. Дар ҷадвали зерррин якчандтои онҳо оварда шудааст:

Ҷадвали 1. Хусусияти фарқкунандай чинсияти дарахтон дар забони олмонӣ

Чинси мардона	Чинси миёна	Чинси занона
Der Dattelbaum -дараҳти хурмо		Die Dattel-хурмо
Die Maulbeerebaum –дараҳти тут		Die Maulbeere –тут
Der Pfirsichbaum -дараҳти шафттолу		



Диаграммаи 1. Номгӯйи дарахтони мевадиҳанда дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

Тавассути диаграмма исбот гардидааст, ки номгӯйи дарахтони мевадор дар забони тоҷикӣ 168 адад ва дар забони олмонӣ 110 ададро ташкил медиҳанд.

Дар зерфасли сеюми боби дуюм “**Калимаву истилоҳоти ифодакунандай номгӯйи дарахтони бемева дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ**” ин гурӯҳи калимаҳо мавриди омӯзишу баррасӣ қарор гирифта, аз рӯйи мазмун ба таври зерин тақсимбандӣ карда шудаанд:

а) номгӯйи дарахтони сӯзанбарг: чилбанд, чилбуғум, садабурс, падабурс, бурси ҳорак, чинибурс, мурудбурс, улубурс арчаи сабзи баланд, арчаи сабзи паст, арчаи сиёҳдуқ, арчаи калтатой ва ғайра.

Дар забони олмонӣ: *der Nordmannanne, die Fichte* - дарахти арчаи нордман, *die Blaufichte* - арчаи кабуд, *die Gemeine Fichte* - дарахти арчаи муқаррарӣ, *der Pazifische Edeltanne* – арчаи рангаш нуқрагини уқёнуси Ором, *die Serbische Fichte* - арчаи сербӣ, *die Coloradotanne* - арчаи колорадогӣ, *die Felsengebiergestanne* - арчаи кӯҳӣ, *die Orientfichte* - арчаи шарқӣ, *die Koreatanne* - арчаи кореягӣ [31, с. 97].

б) номгӯйи дарахти бед: беди курашакл, беди ракита, беди сферикӣ, беди моҳӣ, беди карлик, беди булата, ходабед, садабед, зарбед, маҷнунбед // беди маҷнун, падабед, сиёҳбед, беди муваллаҳ ва ғайра.

Дар забони тоҷикӣ дар ин бахш калимаи “маҷнунбед” ба мушоҳида мерасад, ки каме тафсирро талаб менамояд. Аз сабаби Маҷнун дар асарҳои лирикии ниёғонамон ҳамчун шахси хоксору фурӯтан бо сари ҳам барои ҳушбахтии худ мубориза менамояд, аз ин лиҳоз ба тариқи маҷоз як навъи бед дар забони тоҷикӣ чунин номгузорӣ шудааст.

Дар забони олмонӣ: *die Trauerweide* - беди муваллаҳ, *die Silberweide*-беди нуқрагин, *die Purpurweide* - беди бунафш, *die Japanische Drachenweide*-бедаждаҳои ҷопонӣ, *die Stumpfblaettrige Weide* ва ғайра.

в) номгӯйи дарахтони ҷанор: ҷанори таҳҷойӣ, ҷанори паҳнбарг, ҷанори майдабарг, ҷанори баргаши сабзи баланд, ҷанори баргаши сабзи сиёҳдуқ, ҷинори баргаши сабзи наст ва ғайра.

Дар забони олмонӣ: *die Platane* - ҷанор, *die Keps Platane* –ҷанори кеп, *die Platanus Lindeniana* - ҷанори линдениана, *die Mexikanische Platane* - ҷанори мексикоӣ, *die Amerikanische Platane* - ҷанори американӣ, *die Morgenlaendische Platane* - ҷанори шарқӣ, *die Kalifornische Platane* - ҷанори калифорниягӣ, *die rzedowski Platane* - ҷанори рзедовский, *die Arizona Platane* - ҷанори аризонӣ ва ғайра.

ғ) номгӯйи дарахти нахл дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ: Нахл калимаи арабӣ буда, ифодакунандай дарахтест бо танаи устувор ва бешоҳаву баргҳои бузург ва дорои буридгиҳои амиқ, инчунин, тавассути калимаи “nahl” калимаи нахлбанд ташаккул ёфтааст. Вожаи “нахлбанд” маҷозан маънои “богбон”-ро низ ифода менамояд:

Нахлбандам vale дар бӯстон,
Шоҳидам ман vale на дар Канъон.

Дар бахш зикр гардидааст, ки дарахтони бемева низ дар забони олмонӣ ба монанди дарахтони мевадор ба ҷинсҳо ҷудо мешаванд. Аз 102 номгӯйи дарахтони бемева 100 номгӯй ба ҷинси занона ва 2 номгӯй ба ҷинси мардона мансуб мебошанд.

Ҷадвали 2. Гурӯҳбандии дарахтони бемева аз рӯйи ҷинсият:

Ҷинси занона	Ҷинси миёна	Ҷинси мардона
Die Fichte, die Tanne – арча		Der Nordmannannebaum - дарахти арчаи нордман
Die Blaufichte - арчаи кабуд		Der Pazifische Edeltannebaum -дарахти арчаи нуқрагии уқёнуси Ором,
Die Weide - дарахти бед		



Диаграммаи 2. Номгүйн дараахтони бемева дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

Номгүйн дараахтони бемева дар забони тоҷикӣ 42 адад ва дар забони олмонӣ 102 ададро ташкил медиҳанд.

Зербоби чоруми боби дуюм “**Калимаҳои ифодагари номи гулҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ**” номгузорӣ карда шуда, дар он калимаҳои ифодакунандай номгүйн гулҳо тақсимбандӣ карда шудаанд.

Дар ин боб исбот карда шудааст, ки чунин навъи калимаҳо дар забонҳои муқоисашаванда хеле зиёданд, зиёдии мавод водор сохтааст, ки онҳо ба тарзи зерин гурӯҳбандӣ карда шаванд:

а) номгүйни гулҳои ҳушибӯй дар забони тоҷикӣ: гули садбарг, гули геран, гули нарғис, гули лаванд, гули шаббӯй, гули тасбеҳак, гули барфак, гули ёсуман, гули ёқути зард, гули савсан, нозгул, гули бунафиша, карнайчагул (патунӣ), гули нахӯдак, гули асираки ҳушибӯй, оташгул ва ғайра.

Қайд карда шудааст, ки истилоҳи “садбарг” дар забони тоҷикӣ дар ҳамин шакл маъмул буда, ба хотири баргҳои зиёд доштанаш чунин номгузорӣ шудааст, ки дар луғати «Чароғи Ҳидоят» чунин тафсир карда шудааст: «Садбарг – гуле, ки баргҳои бисёр дорад ва онро дар Ҳиндустон ҳазора гӯянд. Ва он чи маъни гуле, ки дар Ҳиндустон шуҳрат дорад, дар қаломи устодон дида нашуд» .

Таъсир гӯяд байт:

Чун шуд шугуфа садбарг дигар самар набахшад,
Онро, ки зар бувад беш доду дихиш надорад [17, с.145].

б) номгүйни гулҳои бадбӯй дар забони тоҷикӣ: гули аморфофаллус, гули бузургчусаи аристолохия, гули лағжандай гигантӣ, гули грузи империалиӣ, гули айхризон, гули лисихитон, гули триллиум ва ғайра.

в) номгүйни гулҳои бебӯй дар забони тоҷикӣ: гули лола, меҳчагул, гули алоэ, гули колиус, гули заъфарон, гули календула, гули виолет, гули юнучқа, гули топинанбур, гули шому саҳар ва ғайра.

Инчунин, дар ин зербоб номгүйн гулҳо аз рӯйи ҷинсият ба таври зерин тақсимбандӣ карда шудааст:

Ҷадвали 3. Гурӯҳбандии номгүйни гулҳо аз рӯйи ҷинсият:

Ҷинси занона	Ҷинси миёна	Ҷинси мардона
--------------	-------------	---------------

Die Ackerwinde, Winde -- гули печак	Das Alpenveilchen -- бунафшай чаманй	Der Baerenklau --гули чанголи хирс
Die Anemone - гули шақоик		
Die Alpenrose- садбарги даштй	Das Edelweiss – гули шерчангол	Der Felsphlox - гули довудй
Die Aurikel – гули примула	Das Fleissige Lieschen – хасратгул	Der Ginster- – товусгул



Диаграммаи 3. Номгүйи гулҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ

Номгүйи гулҳо дар забони олмонӣ назар ба забони тоҷикӣ бештар мебошанд. Инчунин дар забони олмонӣ номи гулҳо ба ҷинсҳо ҷудо мешаванд, ки тибқи ҷадвали 3-и замимаи кор, оварда шудааст, ки 64 номгүйи гул ба ҷинси занона, 24 номгүйи гул ба ҷинси миёна ва 28 номгүйи гулҳо ба ҷинси мардона марбут мебошанд. Дар умум дар забони тоҷикӣ 66 номгүйи гулҳо ва дар забони олмонӣ 116 номгүйи гулҳо муайян карда шудаанд.

Боби сеюми рисола “**Қабатҳои лексикӣ- семантикий вожаҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ**” унвон гирифта, дар он синонимҳо, антонимҳо, омонимҳо ва қалимаҳои сермаъни ифодакунандай мағҳумҳои боғдорӣ дар забонҳои олмонӣ ва тоҷикӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дода шудааст.

Дар зербоби аввали боби сеюм “**Таҳлили лингвофарҳангии синонимҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ**” масъалаҳои синонимшавии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ матраҳ шудаанд.

Синонимҳо барои равшану возех иброз намудани фикр заруранд. Истифодаи синонимҳо дар забон танҳо барои такрор нашудани вожаҳо, балки барои ошкор соҳтани муносабати гӯянда нисбат ба фикри гуфташуда мебошад. Баъзе муродифҳо ҷуфтистеъмоланд: *азобу шиканча, ғаму ғусса, ранҷу азоб, шоду ҳуррам, боғу роғ, баҳту саодат* ва ғайра. Дар аксари онҳо ҷойи қалимаҳо устуворанд. Масалан, муродифи ҷуфтистеъмсоли боғу роғро ба тариқи *роғу боғ*, ғаму ғуссаро ба тариқи *ғуссаву ғам* истифода намекунанд.

Дар ин зербоб зикр гардидааст, ки вожаҳои синонимӣ дар вожагони ифодакунандай мағҳумҳои боғдорӣ хеле зиёд ба мушоҳид мераанд, ки ба тариқи зайл гуруҳбандӣ шудаанд:

1. Синонимҳои ифодакунадай дараҳтони мевадор:

Калимаҳои *дараҳти санҷид*, *дараҳти ҷигда* дар ифодаи мағҳуми *дараҳти унабӣ* дар забони тоҷикӣ силсилаи синонимиро ташкил дода метавонанд. Дар диссертатсия калимаҳои синонимие, ки дар ифодаи мағҳумҳои “*дараҳти зардолу*” дар забони олмонӣ корбаст мешаванд бештар дикқати муҳаққиқро ба худ ҷалб намудаанд, аз қабили *die Marille; die Frühe Rosenmarille; die Grosse Frühaprikose* ва ғайра.

2. Синонимҳои ифодакунандай дараҳтони бемева:

Вожаҳои *арча*, *сӯзандарг*, *ҳамешасабз*, *чолак* ва *ёлка* дар забони тоҷикӣ силсилаи синонимиро ташкил дода метавонанд.

3. Синонимҳои ифодакунандай номи гулҳо:

Дар ин зерфасл бо таҳлилҳо событ гаштааст, ки аслан, синонимҳои калимаи “гул” вожаҳои “ғунча” ва “шукӯфа” маҳсуб меёбанд, ки маънои куллӣ (умумӣ) дорад.

Инчунин, оварда шудааст, ки муодили воҳиди лугавии “гул” дар забони олмонӣ *die Blume* маҳсуб ёфта, синонимҳояш *Blumenstock, Pflanze, Topfblume, Topfpflanze, Zimmerblume, Zimmerpflanze, Bouquet, Bukett, Duft, Bierschaum, Schaum* мебошанд, ки дар лугат низ айнан дар ҳамин шакл дарҷ гардидаанд.

Дар забонҳои муқоисашаванда мавқеи калимаҳои синонимӣ бағоят қалон аст.

Зерфасли дуюми боби сеюм “**Антонимҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ**” ном гирифта, ба пажуҳиши омонимшавии калимаҳои ифодакунандай мағҳумҳои боғдорӣ равона карда шудааст.

Дар ин зерфасл муайян шудааст, ки оид ба вожагони соҳаи боғдорӣ рисолаву мақолаҳо аз ҷониби муҳаққиқон ба мушоҳид мераад.

Гарчанде аз ҷониби донишмандони тоҷик дар ин ҷода корҳои зиёде ба сомон расонида шуда бошанд ҳам, вале роҷеъ ба калимаҳои антоними ифодакунандай мағҳумҳои боғдорӣ маълумоти муфассал ба мушоҳид намерасад. Шояд сабаби асосиаш дар он бошад, вожагони соҳаи боғдорӣ дар забони тоҷикӣ бештар дар доираи лаҳҷаву шеваҳо омӯхтаву таҳқиқ карда шудаанд.

Зикр гардидааст, ки худи мавҷудияти воҳидҳои лугавии *баҳор*- ҳазон- *Frühling-Herbst*; *дараҳти босамар* - *дараҳти бесамар* - *Fruchtbarer Baum* *Fruchtloser Baum*; *дараҳти қалон* -*дараҳти хурд*- *großer Baum* - *kleiner Baum*; *боги анъанавӣ* - *боги* -*интенсивӣ* *traditioneller Garten* - *intensiver Garten* дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар ҳакиқат, дар соҳаи боғдорӣ калимаҳои антонимӣ арзи вучуд доранд.

Антонимҳо дар ин зерфасл чунин гурӯҳбандӣ шудаанд:

1. Антонимҳои ифодакунандаи дарахтони мевадор: Дар ба пайдоиши ҷуфтҳои антоними ифодакунандаи номгӯйи дарахтони мевадор таъм ва ранги меваи онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ нақши қалонро бозида метавонанд, аз қабили: *дараҳти бодоми ширинак* – *der süße Mandelbaum* - дараҳти бодоми талҳак - *der Bittermandelbaum*; *токи ангури сиёҳак* – *die schwarze Traube* - токи ангури сафедак – *die weiße Traube* - токи ангури саҳтак - *die harte Traube* – токи ангури овак – *die weiche Traube*; *себи тезпазак* – *der Schnellkochapfel* – себи ҷавпазак – *der Schnellkochapfel* - себи зард - *der gelbe Apfel* - себи сабз – *der grüne Apfel*; *тутми сафедак* – *die weiße Maulbeere* - тутми сиёҳак – *die schwarze Maulbeere*; *шафтолуи лучак* – *der weiche Pfirsich* - шафтолуи мулоимак – *der weiche Pfirsich* - шафтолуи саҳтак – *der harte Pfirsich usw* ва ғайра

2. Антонимҳои ифодакунандаи дарахтони бемева: *зарбед* – *die gelbe Weide* – сабзбед – *die grüne Weide*; *беди баланд* – *die hohe Weide* - беди наст – *die niedrige Weide*; *беди хушк* - *die trockene Weide* - беди тар – *die nasse Weide*; *чанори сабзи наст* – *die niedrige grüne Platane*- чанори сабзи баланд – *die hohe grüne Platane*; *чанори кӯҳансол* – *die alte Platane* - чанори ҷавон – *die junge Platane*; Дар антонимҳои ҳамреша муқобилмаъно будани онҳоро на решашо, ки якхелаанд, нишон медиҳанд, балки муқобилгузорӣ дар пешвандҳо, ки ҷуфтҳои антонимӣ ба воситаи онҳо ба вучуд меоянд, дида мешаванд.

3. Антонимҳои ифодакунандаи номи гулҳо:

Собит карда шудааст, ки вожаҳои “гул” ва “хор” хусусиятҳои антонимиро зоҳир менамоянд, ки ба ғайр аз нутқи мардуми тоҷик, инчунин, дар осори пурғановати классикон низ хусусияти антоними онҳо ба мушоҳида мерасад:

Аз дурбоши ғайрати хубон ҳазар кунед,
Гул *хорҳо* ба озори андалеб [24, с. 68].

Ҳамин тавр, қалимаҳои антонимӣ дар ифодаи мағҳумҳои боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ бо роҳҳои гуногун пайдо шуда, таркиби луғавии ин забонҳоро хеле мукаммалтар гардонидаанд.

Аз сабаби он ки баъзе номгӯйи дарахтон хусусияти миллӣ дорад, муодилҳои баъзе аз ин навъи антонимҳо дар забони олмонӣ ба назар намерасанд.

Зербоби сеюми боби сеюм “**Мавқеи қалимаҳои омонимию соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ**” номгузорӣ карда шуда, омонимҳои ифодакунандаи мағҳумҳои боғдорӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудаанд.

Қалимаҳои омонимӣ як қисмати муҳимми асосии лугати забони тоҷикӣ ва олмониро ташкил медиҳанд, вале мутаассифона, ин мавзуи ниҳоят муҳим ва асосӣ, ки на танҳо ҷанбаи забоншиносӣ, балки ҷанбаи лингвокултурологӣ низ дорад, дар забоншиносии тоҷик дар муқоиса бо забони олмонӣ ба таври алоҳида дар шакли як рисолаи илмӣ то имрӯз мавриди диду боздид ва ҷамъбости илмӣ қарор дода нашудааст.

Омонимшавии онҳо ба таври зерин муайян карда шудаанд:

1. Аз нигоҳи талаффуз бо яқдигар ҳамшакл гардиданни калимаҳои гуногуна маъно: *бед* (шакли гуфтугӯйи феъли биёд), *бед* (даражти бед); *ҷағелак* (чизҳои кӯҳнашуда), *ҷағелак* (шакли лаҳҷавии дараҳти сӯзанбарг); *косаи шароб* (зарфи шаробгирий); *косаи шароб* (навъи зардолу) ва ғайра.

Дар забони олмонӣ: *der Kiefer* – ҷоф, *die Kiefer* - санавбар, *der Strauss* – букет, *der Strauss* – штурмург ва ғайра

2. Бо роҳи калимасозӣ пайдо шудани омонимҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ: *аштақ* (навъи зардолу), *аштақ* (чизҳои нодаркор), *баргак* (зардолуи бедона), *баргак* (гӯшвор), *пашмак* (як навъ дараҳти шафттолуе, ки пӯсташ серпат мебошад), *пашмак* (як навъи ҳавло), *кордӣ* (як навъ шафттолу, ки дарозруя ва гӯшташ саҳт мебошад), *кордӣ* (бемории ғурӯҳшак) ва ғайра.

Калимаҳои омонимӣ дар ифодаи мафхумҳои боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мавқеи калонро ишғол намуда тасвири забонии ҷаҳони соҳибзабононро ишғол менамоянд.

Зербоби чоруми рисола, ки “**Калимаҳои сермаънои соҳаи боғдорӣ**” унвон гирифтааст, ба таҳлилу таҳқиқи калимаҳои сермаънои мафхумҳои боғдорӣ равона карда шудаанд. Онҳо чунин гурӯҳбандӣ карда шудаанд:

1. Сермаънои мафхумҳои марбут ба соҳаи боғдорӣ:

Дар диссертатсия қайд карда шудааст, сермаънои калимаҳо яке аз роҳҳои муҳимми ташаккули забони адабӣ ва шеваю лаҳҷаҳои он ба ҳисоб меравад.

Дар забони олмонӣ ҳам ба мисли тоҷикӣ вожаи решаш сермаъно буда, ба маънои аслии худ дар шакли “*die Wurzel*” (решаи дараҳт), ба маънои “решаи дандон - *die Zahnwurzel*”, “решаи математикӣ - *die Wurzel*” ва ба маънои “решаи калима - *der Stamm*” корбаст мешавад. Бидуни ин маъноҳо, инчунин, миёни олмониҳо ба маъноҳои “решаи бадӣ - *die Wurzel des Uebels*” (корень зла) корбаст мешавад, ки ин маънояш барои мардуми тоҷик бегона буда, аз дигаргуни тасвири забонии ҷаҳони олмонизабонҳо далолат менамояд.

Дар ин зерфасл оварда шудааст, ки калимаи “дараҳт” ҳам дар баязе ҳолатҳо сермаънои зоҳир намуда, ба маъноҳои растани дарозумри дорои тана ва шоҳу барг, шаҷар; ниҳол; дараҳт коридан тухми дараҳти мева кишт кардан; дараҳти сақф болорҳо чӯбҳои шифт омада метавонад.

2. Сермаънои калимаҳои марбут ба дараҳтонимевадор:

Дар ин зерфасл қайд шудааст, ки як қисм калимаҳои меъёрий дар забони тоҷикӣ ҳусусияти сермаънойи зоҳир мекунанд, ки ба қадом маъно истифода шудани онҳо аз мазмуни сүҳбат маълум мегардад. Масалан, вожаи «овак», ки дар як маврид маънои «малочаи сари кӯдак»: *Оваки сараши маҳкам нашудааст, як маротиба ба табиб нишон дижед.* Ва дар мавриди дигар маҳфуми «моёни дорумонанд»-ро ифода намудааст: *Як овака дар дастаком шакида соз шуда рафт* [15, с. 76].

3. Сермаънои калимаҳои марбут ба дараҳтони бемева:

Дар ин бахш оварда шудааст, ки аксарияти калимаву истилоҳоти ифодакунандай номи дараҳтони бемева бо гузашти айём дар забони тоҷикӣ ба тафйироти шаклу маънӣ гирифтор нагаштаанд, ки ба ин калимаи «сарв»

дохил шуда метавонад, ки дар осори пурғановати классикон низ ба маънои аслии худ бештар корбаст шудааст:

Гар касе сарв шунидааст, ки рафтааст, ин аст!

Ё санавбар, ки баногӯш бараш симин аст!

На баланд аст ба сурат, ту маълум кунӣ,

Ки баланд аз назари мардуми кӯтаҳбин аст [25, с.14].

4. Сермаънои калимаҳои марбут ба гулҳо:

Дар ин зерфасл ошкор гардидааст, ки дар забони тоҷикӣ вожаи «гул» ба сермаънои гирифтор гашта, ба ғайр аз маънои асосии худ, инчунин, маънои «номи як навъ bemorӣ» ва «ҷизи аз ҳама беҳтар» низ корбаст мегардад [2, с.84].

Сермаъной ба ҳамаи забонҳо хос аст, зоро ҷомеа, зиндагонӣ ва ҳастии инсонҳо тағиیرёбанданд. Аксарияти калимаҳое, ки дар соҳаи боғдорӣ дар забони тоҷикӣ сермаъно шудаанд, дар забони олмонӣ сермаъноиро зоҳир наменамоянд. Сабаби ин гуногуни тасвири забонии ҷаҳони тоҷикзабонон ва олмонихо маҳсуб меёбад.

ХУЛОСА

Аз таҳқику таҳлили луғавӣ-маънои вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ (дар мисоли дараҳтони мевадор, бемева ва гулҳо) чунин хулособарорӣ намудан мумкин аст:

1. Таҳқиқи луғавӣ – маънои вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ (дар мисоли дараҳтони мевадор, бемева ва гулҳо) дар доираи илми забоншиносии тоҷик, гарчанде аз ҷониби муҳакқиқону донишмандон ба пуррагӣ ба роҳ монда нашуда бошад ҳам, valee таҳқиқотҳои забоншиносии фарҳангии дигар соҳаҳо ва ин гурӯҳи вожаву истилоҳот дар таҳқиқоти забоншиносон дар доираи муқоисаи забонҳо ба сомон расонида шудаанд, ки ин навъи пажуҳиш дар забоншиносии тоҷик бештар самар дода тавонистааст **[12-М]**.

2. Тасвири забонии қавмҳо гуногун буда, танҳо дар доираи муқоиса ба дастовардҳои назаррас ноил гаштан мумкин аст. Инчунин, исбот намудем, ки дараҳтони мевадор дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ бо калимаву истилоҳоти гуногун номгузорӣ карда шуда, марзи маънои аксарияти онҳо аз миёни соҳибзабонон дур рафта наметавонанд **[1-М]**.

3. Вожагони марбут ба соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дорои ҳам аҳаммияти қалони назариявӣ ва ҳам амалӣ мебошанд, зоро ба пуррагӣ ошкор намудани меъёрҳои солими вожагони забони адабӣ аз ҷанд ҷиҳат, баҳусус, аз услуб, одоби муошират ва фасоҳати сухан бе тадқиқи ҳамаҷонибаи вожагони ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар забони тоҷикӣ ғайриимкон аст.

4. Номгӯйи дараҳтони бемеваро баррасӣ намуда, ошкор соҳтем, ки назар ба забони тоҷикӣ дар забони олмонӣ ин навъи дараҳтон теъдоди зиёди калимаву истилоҳотро дар бар гирифта, аз ин ҳисоб таркиби луғавии забони олмониро боз ҳам мукаммалтар намудаанд. Аксарияти ин гурӯҳи калимаҳо ҳамчун реалияҳо мавриди истифода қарор гирифта, ҳангоми тарҷума ба тарҷумонҳо

каме мушкилиро пеш меоранд, аз қабили маңнунбед (навъи бед), чолак (навъи арча), ашқар (навъи сафедор) ва ғайра [2-М].

5. Таҳлили мавод ба мо имкон дод событ намоем, ки дар эҷодиёти беназири шоири нависандагони тоҷик, ки яке аз қавмҳои деринаи ориёй ба шумор рафта, ҳар як суннату анъанаи соҳаи боғдорӣ бо истилоҳоти гуногун номгузорӣ шуда, дар эҷодиёти беназири Абулқосим Фирдавсӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Абуалӣ ибни Сино, Саъдии Шерозӣ, Сайидои Насафӣ бе тағиیر оварда шудаанд. Инчунин, шоири нависандагони муосир низ, аз қабили Садриддин Айнӣ, Ҷалол Икромӣ, Мирзо Турсунзода, Лоиқ Шералий ва дигарон дар осори пурғановати хеш луғати ифодакунандай соҳаи боғдориро хеле бамаврид истифода намудаанд.

6. Баъзе ҳусусиятҳои хоси вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ муайян карда шуд. Исбот карда шуд, ки аз сабаби пешаи маъмул ба ҳисоб рафтан танҳо бо қалимаи “боғ” ташаккулёбии миқдори зиёди вожаҳо дар забони тоҷикӣ ба назар мерасанд. Инчунин, худи вожаи боғ муродифҳои зиёдеро дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ соҳиб мебошад, аз қабили *равза*, *фирдавс*, *чаман*, *бӯстон*, *гулистон* (дар забони тоҷикӣ); *der Garten*, *der Obstgarten*, *der Gemüsegarten*, *der Landschaftsgarten*, *die Grünanlage* ва ғайра (дар забони олмонӣ) [7-М].

7. Вожагони соҳаи боғдорӣ ва урғу одати он миёни ин ду ақвом – тоҷикону олмониён мавқеи маҳсусро ишғол намуда, дар ин бахш қалимаҳое, вуҷуд доранд, ки бештар дар баргузории маросимҳои мавсимий ва динӣ корбаст гардида, тасвири забонии ҷаҳони ин мардумони ориёиро нишон дода метавонанд, аз қабили *der Weihnachtsbaum* (дараҳти мавлуди Исои Масех), *der Wacholderbaum* (арчаи артибути), *der geschmückter Baum* (арчаи орододашуда) ва ғайра.

8. Инчунин, ошкор гардид, ки тасвири забонии ҷаҳони ин ду миллат гуногун буда, қалимаҳое ба мушоҳида мерасанд, ки мағҳуми онҳо барои намояндагони забони тоҷикӣ, тамоман, бегона буда, марзи маънони онҳо аз миёни олмонизабонҳо дур намераванд, аз қабили *die Adventszeit – вақти рӯйдод*, *маросими der Adventskranz – гузоштани ҷамбараки идона*, *der Adventskalender – тақвим дар давраи Адвент*, *der Advents – тақвими атрибути*, *Nikolaus-Николайи муқаддас*, аз ин шаҳодат медиҳанд [5-М].

9. Дар бунёди суннату анъанаҳои миллӣ мавқеи вожагони соҳаи боғдорӣ назаррас аст. Ҳангоми гузаронидани ҷашну маросимҳо истифодабарии вожаю истилоҳоти зиёдеро дар ифодаи номи дараҳтони мевадор ва бемева ба мушоҳида гирифтем. Дар гузаронидани маросимҳои мавсими мардуми тоҷик ин гурӯҳи қалимаҳо мавқеи муайянро ишғол менамоянд. Аксарияти ин қалимаву истилоҳот ҳангоми гузаронидани ҷашну маросимҳои Сада, Наврӯз, Тиргон ва Мехрғон ба мушоҳида мерасанд.

10. Ҳангоми таҳлили мавод ошкор гардид, ки номгӯйи дараҳтони мевадор дар таркиби луғавии забони адабии олмонӣ назар ба таркиби луғавии забони адабии тоҷик бештар ба мушоҳида мерасанд.

Инчунин, ба мушоҳида расиданд, ки дар кишвари мо ва Олмон дараҳтони мевадоре парвариш меёбанд, ки намудҳои гуногуни худро доро мебошад, Ва

ҳан намуди онҳо бо вожагони гуногун номгузорӣ гардида, таркиби луғавии ин забонҳоро боз ҳам мукаммалтар менамоянд.

Таҳлили мавод моро водор соҳт, муайян созем, ки аксарияти номгӯйи дарахтон дар забони тоҷикӣ дар иртибот бо амали шахс ба миён омадаанд, аз қабили довудӣ, акрамхӯҷагӣ, сайдӣ, маҳмадраҳимӣ (номи ангур) ва ғайра.

11. Таҳлили мавод ба мо имкон дод, муайян созем, ки миёни мардуми тоҷик ва олмон боварҳои гуногуне ҳастанд, ки маҳз, ифодагари тасвири забонии ҷаҳони онҳо буда, дар иртибот бо калимаи “гул” пайдо шуданд, аз қабили: “агар гули зардро ба шахс түҳфа кунӣ, он шахс бемор мешавад”; “агар гули зардро ба маъшуқаат түҳфа кунӣ, аз он ҷудо мешавӣ”; “агар гули банди девонаро бӯй қашӣ, девона мешавӣ”; “агар арус гулдастаро гум кунад, ё дар ҷойе фаромӯши кунад, хушбахтиро низ аз даст медиҳад”; “агар садбаргро дар беруни хона шинонанд, хорҳояш аҳли ин хонаводаро аз ҷаими бад ва бадбаҳтиҳо нигоҳ медорад” ва ғайра [3-М].

12. Як гурӯҳи калони вожаҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ аз ҳисоби калимаву истилоҳоти марбут ба давраҳои аввали рушди забони тоҷикӣ ва олмонӣ ба пайдо шудада, то айни замон бо ҳамин шаклу маънӣ дар истифода қарор доранд, аз қабили *сарв* (арча), *нахланӣ* (боғбон), *сиёҳгӯш* (бойчечак) ва ғайра (дар забони тоҷикӣ); *Die Palme* – нахл, *die Rote Latanpalme* – нахли сурхбарги юнонӣ, *die Chinesische Hanfpalme* – нахли багданаи чинӣ, *die Zwergpalme* – нахли саддамонанд, *die Spindelpalme* – нахли печида, *die Nadelpalme* – нахли сӯзанбарг, *die Honigpalmebaum* – нахли ширадор, *die Felsenpalmebaum* – нахли буттамонанд, *die Schraubenpalme* – нахли пеҷдор, *die Bergpalme* – нахли кӯҳӣ, *die Zuckerrohrpalme* – нахли қамишмонанд, *die Yataj palme* – нахли ятайӣ, *die Dreieckspalmebaum* – нахли секунҷа ва ғайра(дар забони олмонӣ).

13. Калимаҳои синонимӣ дар ифодаи мағҳумҳои боғдорӣ хеле зиёд дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ ба мушоҳида расиданд. Воҳиди луғавии “гул” дар забони олмонӣ дар шакли “*die Blume*” мавриди истифода қарор дошта, синонимҳояш *Blumenstock*, *Pflanze*, *Topfblume*, *Topfpflanze*, *Zimmerblume*, *Zimmerpflanze*, *Bouquet*, *Bukett*, *Duft*, *Bierschaum*, *Schaum* ба шумор мераванд. Ин синонимҳо дар фарҳангҳо низ айнан дар ҳамин шаклу маънӣ дарҷ гардидаанд.

Калимаҳои бойчечак, гули қаслоқшинак, қарақош дар ифодаи мағҳуми вожаи “гули *сиёҳгӯш*” корбаст мешавад. Калимаи қаслоқшиканак хусусияти лаҳҷавӣ дошта, воҳиди луғавии қарақош аз забони туркӣ ба забони мо иқтиbos шудааст[4-М].

14. Дар ташаккули вожаҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ мавқеи калимаҳои антонимӣ низ назаррас буда, онҳо бо ду роҳ ташаккул ёфтаанд, аз нигоҳи талаффуз бо якдигар ҳамшакл гардидани калимаҳои гуногунмаъно: *бед* (шакли гуфтугӯйи феъли биёед), *бед* (дараҳти бед); *ҷағелак* (чиҳои кӯҳнашуда), *ҷағелак* (шакли лаҳҷавии дараҳти сӯзанбарг); *аштақ* (чиzu чору), *аштақ* (зардолуи дукафони дар чор қабат болои ҳам гузошта хушконидашуда); *даравшак* (даравшак, асбоби дӯзандагӣ); *даравшак* (навъи зардолу); *косаи шароб* (зарфи шаробгирӣ); *косаи шароб* (навъи зардолу); *der*

Kiefer – ҷоғ, *die Kiefer* - санавбар, *der Strauss* – букет, *der Strauss* – штурмург, *der Stock* - палка, *der Stock* – этаж ва ғайра [13-М].

15. Калимаҳои омонимии ифодакунандаи соҳаи боғдорӣ дар лексикаи соҳаи боғдорӣ хеле зиёд ба мушоҳидат мерасанд, ки бо роҳҳои гуногун ташаккул ёфтаанд. Бо роҳи калимасозӣ пайдо шудани омонимҳои ифодакунандаи соҳаи боғдорӣ бештар ба мушоҳидат расид, аз қабили: *тирак* (сафедор) ва *тирак* (чӯбест, ки дар кушодани дари истифода мешавад), *аштақ* (зардолуи дукафони дар чор қабат болои ҳам гузашта хушконидашуда), *аштақ* (чиҳрои нодаркор), *баргак* (зардолуи бедона), *баргак* (гушвор), *пашмак* (як навъ дарахти шафттолуе, ки пӯсташ серпат мебошад), *пашмак* (як навъи ҳавло), *кордӣ* (як навъ шафттолуе, ки дарозруя ва гӯшташ саҳт мебошад), *кордӣ* (бемории ғургӯшак) ва ғайра [14-М].

16. Аксарияти калимаҳои ифодакунандаи номи дарахтони мевадор ва бемева сермаъноиро ифода намудаанд. Намунаи онҳо калимаи “*баҳор*” шуда метавонад, ки дар забони тоҷикӣ ва ҳам забони олмонӣ семаъноиро зоҳир намудааст. Дар забони олмонӣ ҳам ин калима дар шакли «*der Frühling*»-ро мавриди истифода қарор дошта, ба мисли забони тоҷикӣ сермаъно шудааст. Масалан: 1. ба маъни фасли сол: *Im Frühling wird es überall grün und die Natur erwacht zu neuem Leben* (Дар баҳорон ҳама чо сабз гашта, табиат аз нав зинда мешавад); 2. ба маъни давраи беҳтарини умри инсон: *Der Frühling meines Lebens, ich verstehe nicht, wie er verging, ich weiß nur, dass ich in dieser Zeit meine Geliebte, die Liebste meines Herzens, gefunden habe.* (Баҳори умрамро нафаҳмидам, ки чӣ гуна гузашт, танҳо медонам, ки дар ин муддат маҳбубам, азизи диламро ёфтам) ва ғайра [6-М].

17. Ҳангоми таҳлили мавод сабит намудем, ки соҳаи боғдорӣ на танҳо пешаи дӯстдоштаи мардуми тоҷик ва олмонӣ маҳсуб меёбад, инчунин, кори хайр ва савоб маҳсуб ёфта, дар алоқа бо ин амал калимаву истилоҳоти зиёде дар китобҳои муқаддаси Авесто, Инчил ва Қуръон низ зикр ёфтаанд. Маълум гардид, ки дар китоби бузурги «Авесто» муқаддасии дарахтони меваю ток зикр ёфтаанд. Дар китоби муқаддаси «Қуръони Карим» зиёда аз 50 номгӯйи растаниҳо ёдрас шудаанд. Дар китоби «Инчил» низ истифодабарии ибораи “*равгани зйтун*” ба назар мерасад, ки тавассути калимаи “*зйтун*” ташаккул ёфтааст [8-М].

18. Ба назар расид, ки дар забони олмонӣ низ вожаҳои ифодакунандаи номи дарахтон сирф хусусияти милливу фарҳангиро зоҳир намуда, доираи интишорашон аз миёни соҳибзабонон дур рафта натавонанд. Масалан, марзи маънии калимаҳои ифодакунандаи номгӯйи арчаҳо *der Nordmanntanne Fichte* (дарахти арчаи нордман), *die Blaufichte* (арчаи кабуд), *der Pazifische Edeltanne* (арчаи нуқрагии уқёнуси Ором), *die Serbische Fichte* (арчаи сербӣ), *die Coloradotanne* (арчаи колорадогӣ) аз байнӣ олмонизабонҳо дур рафта наметавонанд [9-М].

19. Ҳангоми таҳлили мавод ошкор намудем, ки рангҳо дар ташаккули калимаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ мавқеи қалонро бозида метавонанд. Мавҷудияти калимаву истилоҳоти *дарахти сабз*, *дарахти зард*; *садбарги сурх*,

садбарги гулобӣ, садбарги зард, садбарги сафед; гули зардак, гули сафедак аз ин далолат менамоянд [10-М].

20. Муайян намудем, ки гулҳо ба ғайр аз хусусияти ороишӣ доштанашон, инчунин, хусусиятҳои милливи фарҳангиро бештар зоҳир менамоянд, масалан арустро бо гул оро медиҳанд. Дар Олмон тухфа кардани гули садбарги бунафш - *violette Rose* рамзи ишқ аз нигоҳи аввал, садбарги зард - *gelbe Rosen* рамзи дӯстӣ ва садбарги сафед - *weisse Rosen* рамзи бегуноҳӣ ба шумор меравад [11-М].

Таҳқиқу таҳлили луғавӣ-маъноии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ (дар мисоли дараҳтони мевадор, bemeva ва гулҳо) ба мо имкон дод исбот кунем, ки дар ҳақиқат, вожаву истилоҳоти ин баҳш як қабати аз ҳама асосии вожагони забонҳои тоҷикӣ ва олмониро ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, омӯзиши он чун низоми яклуҳт аз аҳаммияти назариявию амалий орӣ нест.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ

1. Диссертатсия ва натиҷаҳои он метавонад, дар самти забоншиносӣ, лингвокултурология, луғатшиносӣ ва таҳияи дастуру воситаҳои таълимии соҳаи забоншиносӣ ва тарҷумашиносӣ мавриди истифода қарор дода шавад.

2. Натиҷаҳои бадастомада, ҳангоми мураттаб намудани луғатҳои дузабонаи забонҳои тоҷикӣ-олмонӣ, ки бештар фарогири қалимаҳои ифодакунандай суннату анъанаҳои боғдорӣ мебошанд, метавонанд кӯмак намоянд.

3. Дарстурҳои таълимӣ оид ба забоншиносии фарҳангӣ бештар таълиф карда шуда, омӯзиши фанни забоншиносии фарҳангӣ ҳамчун фанни таълимӣ дар донишкадаву донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шавад.

4. Натиҷаҳо, нуктаҳо ва маводди амалии диссертатсия метавонад дар ҷараёни таълими илмҳои забоншиносӣ, забоншиносии фарҳангӣ, луғатшиносӣ, курсу семинарҳои маҳсус дар факултетҳои маҳсус, дар факултетҳои филологии муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар самаранок кор фармуда шавад.

5. Ба мутахассисони соҳа зарур аст, ки аз дастовардҳои илмии диссертатсия истифода бурда, таълифоти минбаъдаи худро ба роҳ монанд, ки метавонад дар пурра кардани ҷанбаҳои назариявии забони тоҷикӣ ва олмонӣ ва ҳали баъзе масъалаҳои забоншиносии фарҳангӣ мусоидат намояд.

II. ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ:

A). Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестацисионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд:

[1-М]. Қаюмова, С. Таҳлили муқоисавии номи дараҳтони мевадор дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С. Қаюмова // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих. – Душанбе, 2021. – № 4 (44). – С. 56-65.

[2-М]. Абдуллоева, Г.З. Таҳлили лингвофарҳангии қалимаву истилоҳоти ифодакунандай номгӯйи дараҳтони bemeva дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С.Ч.Қаюмова // Паёми Донишкадаи

забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих. – Душанбе, 2022. – № 3 (47). – С. 33- 40.

[3-М]. Қаюмова, С.Ч. Андешае чанд перомуни номгузории гулҳо дар забони тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С. Қаюмова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – № 5 – С. 89-97.

[4-М]. Абдуллоева, Г.З. Таҳлили лингвофарҳангии синонимҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С. Қаюмова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – № 10 – С. 69-77.

[5-М]. Абдуллоева, Г.З. Назаре ба калимаву истилоҳоти маросими Вайнахтен (тавлиди Исои Масоҳ) [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С. Қаюмова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 2. – С. 36-44.

[6-М]. Абдуллоева, Г.З. Ҷанбаҳои лингвокултуролигии калимаи сермаъни соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С. Қаюмова // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих – Душанбе, 2024. – № 4.(56). – С. 10-19.

Б) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:

[7-М]. Қаюмова, С.Ч. Таҳлили лингвофарҳангии растаниҳои ороишӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С.Ч. Қаюмова // Маводди конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар мактабҳои олӣ» Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (11.03.2023). – Душанбе, 2023. – С. 94-97.

[8-М]. Қаюмова, С.Ч. Сайри таърихии калимаи ”боғ“ дар забонҳои тоҷикӣ ва немисӣ [Матн] / С.Ч. Қаюмова // Маводди конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Забони миллат - бақои миллат». Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (6.10.2023). – Душанбе, 2023. – С. 115-120.

[9-М]. Қаюмова, С.Ч. Таҳлили лингвофарҳангии истилоҳоти “ дарахт” дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] С.Ч. Қаюмова // Маводди конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои тарҷума ва тарҷумашинosisи тоҷик: вазъият ва дурнамо» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (28.11. 2023). – Душанбе, 2023. – С. 181-189.

[10-М]. Қаюмова, С.Ч. Ҷанбаҳои лингвокултуролроргии вожагони ифодакунандай ном ва ранги гулҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Қаюмова С.Ч // Маводди конференсияи байналмилалии илмӣ - амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами забоншиносии муқоисавии забонҳои аврупой ва омӯзиши он дар шароити мусир» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (25. 01 2024). – Душанбе, 2024. – С. 247-252.

[11-М]. Қаюмова, С.Ч. Ҳусусиятҳои забоншиносии фарҳангии растаниҳои ороишӣ ва гулҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С.Ч. Қаюмова // Маводди конференсияи илмӣ амалии ҷумҳуриявии таҳти унвони «Забони

точикӣ дар арсаи паёмадҳои нав» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода (5. 10. 2024).—Душанбе, 2024. – С. 280-286 с.

[12-М]. Қаюмова, С.Ҷ. Назаре ба омӯзиши масъалаҳои лингвокултурология (забоншиносии фарҳангӣ) // Маводди конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ ва усулҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар замони мусир». Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (24.-10. 2024).—Душанбе, 2024. – С. 205-208.

[13-М]. Қаюмова, С.Ҷ. Мавқеи антонимҳо дар лексикаи соҳаи боғдорӣ // Маводди конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои мубрами тарҷумашиносӣ назария ва методҳои таҳқиқи «тарҷуманопазирӣ». Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода (24.12. 2024). – Душанбе, 2024. – С. 10-14 с.

[14-М]. Қаюмова, С.Ҷ. Мавқеи калимаҳои омонимии соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] /С.Ҷ. Қаюмова // Маводди конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуу «Аҳаммияти омӯзиши забонҳои романӣ–германӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ ва вазъи омӯзиши онҳо дар Тоҷикистон» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода (24.02. 2025). – Душанбе, 2025. – С. 257-262 с.

**ТАДЖИКСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ТАДЖИКИСТАНА ИМЕНИ
СОТИМА УЛУГЗОДА**

На правах рукописи

УДК 809.155.0+803.0:39
ББК 81,2 (2 тадж.) +81,2 олм.
3-41

КАЮМОВА САФАРМО ДЖУМАХАНОВНА

**ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ
САДОВОДСТВА В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ
ЯЗЫКАХ: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ
ПЛОДОНОСЯЩИХ, НЕПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И ЦВЕТОВ)**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20. –
Сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание

ДУШАНБЕ – 2025

Диссертация выполнена на кафедре общего языкознания и теории перевода Таджикский международный университет иностранных языков таджикистана имени Сотима Улугзода

Научный руководитель:

Абдуллоева Гулрухсур Зиёдуллоевна –
доктор филологических наук, доцент
кафедры лингвистики Таджикского
международного университета
иностранных языков имени Сотима
Улугзода

Официальные оппоненты:

Мухторов Зайниддин Мухторович –
доктор филологических наук, ректор
Сингапурского института развития
менеджмента в городе Душанбе

Бобоева Мадина Маруфовна – кандидат
филологических наук, старший
преподаватель кафедры языков
Таджикского технического университета
имени академика М. С. Осими

Ведущая организация: Таджикский государственный педагогический
университет имени Садриддина Айни

Защита диссертации состоится 13 сентября 2025 года, в 15:30 на заседании Диссертационного совета 6Д.КОА-036 в Таджикском международном университете иностранных языков имени Сотима Улугзаде (адрес: 734019, Республика Таджикистан, город Душанбе, улица Ф. Мухаммадиева 17/6, зал Учёного совета, e-mail: laylo.hasanov@mail.ru; тел.: (+992) 904156317).

С содержанием диссертации можно ознакомиться в научной библиотеке Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзода и на сайте www.dbz.tj.

Автореферат разослан «___» 2025 г.

Научный секретарь
диссертационного совета,
кандидат филологических наук

Хасанова Ш.Р.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В рамках современной научной парадигмы в лингвистике возникло несколько междисциплинарных направлений, среди которых особое место занимает лингвокультурология. После обретения Республикой Таджикистан независимости были созданы благоприятные условия для развития таджикского языкоznания и его отдельных направлений [3, с. 3].

Именно после обретения независимости исследователи стали уделять особое внимание лингвокультурологии и в таджикском языкоznании поскольку знания и мышление таджиков совершенно отличаются от знаний и мышления других народов и имеют свои уникальные особенности. Таджикский и немецкий языки, являясь ключевыми маркерами культурной идентичности, демонстрируют разное генетическое происхождение и специфические траектории исторического развития. Всесторонняя интерпретация процессов формирования их лексических систем требует тщательного исследования культурно-цивилизационных основ, включая традиционные ритуальные системы и этнокультурные практики.

Как известно в конце XX века исследователи стали более глубоко и углубленно изучать язык и культуру этносов, что получило общее название «лингвокультурология». Лингвокультурология – раздел языкоznания, который в первую очередь изучает и обсуждает специфику и связи между народными знаниями, культурой и языком, которые в совокупности составляют семантическое поле

Рассмотрение семантических универсалий и этноспецифических маркеров в таджикском языке в сравнении с немецким языком имеет важное научное значение в силу их общего индоевропейского (арийского) наследия и уникальных закономерностей культурно-исторической эволюции. Актуальность данного направления исследований обосновывается значительным объёмом научных публикаций в области таджикского и международного языкоznания, отражающих процесс интенсивного межкультурного диалога.

Методология сопоставительного исследования должна учитывать следующие лингвокультурные параметры: национально-специфические модели языкового мировосприятия, структурно-семантические особенности, универсальные и уникальные характеристики языковых систем, культурно-исторические факторы языковой эволюции, что позволяет выявить глубинные механизмы взаимодействия языка и культуры в рамках различных этнолингвистических традиций.

Одной из центральных проблем лингвокультурологии является изучение языка в его неразрывной связи с носителем, который рассматривается как представитель определённой культуры и цивилизации, а также его сопоставление с другими языковыми системами через призму этнически обусловленного сознания и менталитета. В центре внимания оказываются не только уникальные особенности отдельных этнических

сообществ, но и универсальные закономерности, проявляющиеся в межкультурной коммуникации [13, с. 50].

Как уже отмечалось ранее, сопоставительный анализ таджикского и немецкого языков в рамках теоретической лингвокультурологии представляет собой одну из наиболее актуальных и методологически сложных задач в современном языкознании. На наш взгляд, эта проблема обусловлена интенсификацией языковых и межкультурных взаимодействий, необходимостью системного рассмотрения коммуникативных и поведенческих стратегий в рамках различных языковых сообществ, а также адекватного представления культурных ценностей, которые, будучи вербализованными в языке, составляют основу межличностного и межэтнического общения.

В этом контексте носитель языка рассматривается не только как объект лингвистического анализа, но и – если позволительно такое обобщение – как когнитивно-коммуникативный субъект, аккумулирующий систему лингвокультурных ценностей, поведенческих норм, традиций и глубинных знаний, сформированных в конкретной языковой и культурной среде. Учитывая этот факт, значимость и актуальность системного исследования садоводческой лексики в таджикском и немецком языках в лингвокультурологическом аспекте можно оценить следующим образом:

1. На сегодняшний день данная тема в таджикском языкознании всесторонне не изучена. Тщательное исследование будет способствовать решению различных вопросов, связанных с переводоведением, лингвистической теорией, лингвокультурологией и, в частности, лексикографической теорией и лексикологией.

2. После обретения Таджикистаном независимости началось возрождение национальных обычай, традиций и обрядов таджикского народа, в том числе садоводства – области, глубоко укоренившейся в таджикской культурной идентичности. Исторически сложилось так, что в советское время многие термины садоводства были заменены русскими и европейскими заимствованиями, вытеснив исконно таджикскую терминологию. Восстановление и реинтеграция этих утраченных слов и терминов в современный лингвистический оборот даст значительный материал как для научных исследований, так и для практического применения.

3. Значительная часть лексики и терминологии таджикского и немецкого языков состоит из слов, обозначающих садоводческие понятия. Поэтому выявление и анализ этих лексических единиц, прослеживание их исторического происхождения, изучение языкового родства таджикского, немецкого и других языков, принадлежащих к индоевропейской языковой семье, остаётся актуальной и малоисследованной темой в таджикском языкознании.

4. Как уже отмечалось ранее, многочисленные садоводческие термины зафиксированы в исторических текстах, авторами которых являются

таджикские и немецкие ученые. Выделение этих лексических единиц, а также анализ их семантической и грамматической структуры путем сопоставительного изучения в различных культурно-языковых контекстах – с использованием словарей, антологий, научных публикаций и классической литературы – позволяет проследить диахронические семантические сдвиги и морфологическую эволюцию в соответствии с присущими каждому языку закономерностями развития. Этот методологический подход оказывается незаменимым для системной организации современной садоводческой терминологии как в таджикском, так и в немецком языках. Подобные научные изыскания имеют значение не только для исследователей лингвистики и лингвокультурологии, но и для носителей языка, способствуя сохранению и возрождению языкового наследия.

5. Лексика садоводства в таджикском и немецком языках состоит преимущественно из просторечных выражений из повседневной речи и общеупотребительных слов. Всестороннее исследование этих терминов – как в стандартных литературных формах, так и в различных диалектах и регистрах двух языков, включая документацию по их контекстуальному использованию, предоставляет значительный потенциал для лексического обогащения. Такой анализ может стать продуктивной основой для совершенствования нормативной таджикской и немецкой терминологии путём систематического включения в неё общих языковых единиц.

6. Стилистическая дифференциация особенно ярко проявляется в лексико-семантических пластинах садоводческой лексики. Следовательно, тщательное изучение синонимических рядов, антонимических пар, омонимов, семантически дифференцированных единиц и их межъязыковых эквивалентов, которые с заметной частотой встречаются в данной лексической области, приобретает решающее значение для совершенствования стилистической точности в современной таджикской и немецкой языковой практике.

Степень изученности научной темы. Лексико-культурное изучение специализированной терминологии давно представляет собой значительную область лингвистических исследований. Наше исследование опирается на значительный объем научных работ, посвящённых изучению лингвистических, исторических, этнографических и фольклорных аспектов специализированной лексики, в частности, таджикской садоводческой терминологии. Изучение различных вопросов обычаяев, традиций и нравов таджикского народа началось в конце XIX - начале XX веков русскими исследователями. Хотя эти работы носят скорее историко-этнографическую особенность, они заложили основу для изучения лингвистических аспектов данной темы.

В этот период российским исследователям представилась возможность близко познакомиться с обычаями и традициями таджикского народа, в том числе с традициями и обычаями садоводство. Именно тогда известный русский этнограф М.С. Андреев опубликовал свой фундаментальный труд

«Таджики Хуфской долины» [5, с. 251], в котором подробно рассматриваются садоводческие традиции таджиков. Эта тема оказалась настолько интересной, что в её обсуждение активно включились другие лингвисты, представив достаточно интересные исследования. Среди них статья А. Зохидова «О терминологии садоводства и виноградарства у таджиков Самарканда», в которой он рассмотрел диалектные особенности этих специализированных терминов, используемых в говоре жителей Самарканда [10, с. 99-203].

Внимание исследователей и учёных в этой области привлекла также проблема этимологии данной лексики. В 1977 году русский учёный И.М. Оранский написал статью «Существует ли этимологическая связь между русским словом «берёза» и таджикским словом «арча» [15, с. 138-140], рассмотрев происхождение этих слов.

Эта группа слов также образует особый пласт в речи таджикского народа. Примером тому может служить монография исследователя этих диалектов Р.И. Сангиновой «Лексикаи лаҳҷаи Конибодом» (Лексика Канибадамского говора), в которой отдельный раздел посвящён анализу и исследованию области садоводства [20, с. 74-81].

Как известно, при изучении данной темы в таджикском языке основное внимание уделяется диалектам и говорам, их классификация остаётся одной из наиболее актуальных проблем таджикского языкознания. Поэтому исследования в этой области ведутся преимущественно в рамках таджикской диалектологии. Примером такого подхода является работа таджикского учёного Г. Абдуллоевой, которая в своей статье «Вожаҳои марбут ба соҳаи зироаткорӣ ва боғдорӣ дар лаҳҷаи Қаратоғ» («Лексика, связанная с сельским хозяйством и садоводством в каратагском диалекте») [2, с. 80-85] рассматривает отличительные лексические особенности этих терминов в рамках конкретного регионального диалекта.

В частности, список плодовых деревьев был составлен исследователями С.Р. Хоркашовым и С. Юсуповой, отражённый в статье «Истилоҳоти марбут ба дараҳтона мевадор дар шеваи ҷанубӣ ва ҷанубу шарқии забони тоҷикӣ» («Термины, связанные с плодовыми деревьями в южных и юго-восточных диалектах таджикского языка») [22, с. 57-60].

В последние годы наблюдается рост интереса учёных к лингвокультурологическому анализу таджикской лексики, в частности к изучению синонимов в сопоставляемых языках. Особое внимание уделяется садоводческой терминологии, исследователи подробно описывают синонимию в этой семантической области. Так, профессор М. Нагзабекова [14, с. 98-102] рассмотрела использование безэквивалентной лексики в русских переводах таджикских литературных произведений, выделив основные пути и способы передачи таких лексических единиц на русский язык.

В своём докторском исследовании профессор Ф. Турсунов изучил феномен безэквивалентной лексики, объединив теоретические основы

лингвокультурологии и переводоведения. В своем анализе материалов на таджикском и английском языках [21, с. 92–109] автор уделил особое внимание таджикским лексическим единицам, имеющим культурное значение. Они были определены как неэквивалентные термины, и их перевод на английский язык был рассмотрен с помощью систематической классификации стратегий и методов, используемых в процессе перевода.

В своей статье таджикский учёный Д. Шарифов [23, с. 110-113] рассматривает этнографические реалии в рамках более широкой классификации языковых явлений, уделяя особое внимание безэквивалентным лексическим единицам в таджикском языке. Значительная часть его анализа посвящена садоводческой терминологии, где он систематически выявляет и анализирует отличительные особенности каждого из этих слов.

Таджикский исследователь З. Самиев в статье «Дараҷаи омӯзиши истилоҳот ва истилоҳшиносӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» («Степень изученности терминов и терминологии в таджикском и немецком языках» [19, с. 131-135] рассматривал специфические особенности таджикского и немецкого языков.

Лингвокультурологические аспекты этой группы слов рассматриваются в статье Г.У. Ахмедовой «Отражение национально-культурных ценностей немецкого народа» (на основе материала немецких пословиц и поговорок), где пословицы и поговорки, большинство из которых основаны на словах из области садоводства, подвергаются тщательному анализу [6, с. 121-126].

Изучение садоводческой лексики и её лингвокультурных особенностей в таджикском языкоznании на основе диалектов и конкретных произведений привлекает всё большее внимание учёных. Исследователь фитонимов в диалекте Айнинского района Гулова сосредоточилась на терминологии плодовых деревьев, о чём свидетельствуют статьи «Термины, обозначающие названия плодовых деревьев в диалектах Айнинского района» [9, с. 60-71] и «Лексика, связанная с плодовыми деревьями в диалектах Айнинского района» [8, с. 229-233], а также диссертация «Обозначения плодовых деревьев в диалектах Айнинского района» [9, с. 180].

Исследовательница Г.З. Абдуллоева, специализирующаяся на бытовой лексике Гиссарской долины, рассмотрела этнолингвистические аспекты садоводческой терминологии в своей статье «Ҷанбаҳои этнолингвистии лӯғати соҳаи боғдорӣ дар лаҳҷаҳои водии Ҳисор» («Этнолингвистические аспекты садоводческой лексики в диалектах Гиссарской долины») [4, с. 32-37]. Её исследование было посвящено лексическим единицам, связанным с садоводством, которые сформировались на основе обычая, традиций и нравов таджикского народа.

Труды Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона — «Таджики в зеркале истории: от арийцев до Саманидов» [17, с. 98; 18, с. 33] и «Язык

нации — сущность нации» [16, с. 5–7] — послужили ключевыми методологическими основами для настоящего исследования.

Первые историко-этнографические исследования слов, описывающих сферу садоводства в связи с обычаями и традициями таджикского народа, были проведены такими немецкими учёными, как Worresch Anton [41, с.93-98], J.Toepfer [38, с.119-120], Stanislaus Basiorek [36, с.115-120, E. Seib [35, с.145-178], Gräfe Iris Barbara, [29, с.146], Weber-Kellermen [40, с.150], Segalen Martine [34, с.17-29], Walth Richard [1990, с.283], Stoekl Ernst [37, с.153-170] Marius Reiser [32, с.451-463], Stoekl Alexander Demandt [37, с.1-18], Elena Schischkina [33, с.320] и др.

Связь исследования с программами (проектами), научными темами. Диссертация выполнена в рамках научной темы кафедры сравнительного языкознания и теории перевода Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзода на тему «Лексико-семантический анализ терминов садоводства в таджикском и немецком языках с точки зрения лингвокультурологии (на примере плодоносящих, бесплодных деревьев и цветов)».

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является лексико-семантический анализ лексики, относящейся к садоводству, в таджикском и немецком языках с точки зрения лингвокультурологии.

Задачи исследования. В соответствии с целями исследования, ориентированного на сопоставительный анализ лексики, вербализующей сферу садоводства в таджикском и немецком языках, были сформулированы следующие исследовательские задачи:

- систематизировать в сопоставляемых языковых системах лексические единицы и термины, относящихся к области садоводства в сопоставляемых языках;
- выявить дифференциальные признаки лексических единиц, репрезентирующих понятия и термины, связанные с садоводством, в таджикском и немецком языках;
- идентифицировать исконные лексические единицы и заимствования в области садоводческой терминологии в таджикском и немецком языках.
- определить этимологию и траектории развития лексических единиц и терминологических сочетаний в таджикском и немецком языках, относящихся к садоводству;
- исследовать лингвокультурные детерминанты лексических единиц и терминологических сочетаний в таджикском и немецком языках, вербализующих сферу садоводства;
- осуществить тематическую классификацию лексического корпуса в таджикском и немецком языках, относящегося к садоводству;
- провести анализ лексико-семантических пластов лексического корпуса, относящегося к садоводству, в таджикском и немецком языках в лингвокультурном аспекте

Объектом исследования является лексика таджикского и немецкого языков. В диссертации на конкретных примерах из таджикского и немецкого языков рассматриваются и исследуются теоретические и лингвокультурологические аспекты слов, выражающих садоводческие понятия. Источником такой информации являются двуязычные, этимологические, толковые словари, словари народных выражений, словари синонимов, омонимов и антонимов таджикско-немецкого и русско-немецкого языков. Также, в необходимых случаях, были собраны материалы из научных трудов таджикских учёных, в том числе трудов Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента страны Эмомали Рахмона, конкретные примеры из поэтических и прозаических произведений таджикских и немецких писателей, а также из священных книг Библии, Авесты и Корана.

Предметом исследования является садоводческая лексика в таджикском и немецком языках.

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по языкознанию, лингвокультурологии, в частности, по лексике, связанной с садоводством. Принимая во внимание этот аспект работы, диссертация опирается на труды и статьи таких учёных, как Л.К. Муллагалиева, А.М. Исказ, И. Москальская, Н.А. Крупнова, Н.А. Фиргалиева, Ж.К. Конакбаева, Л.Б. Молнова, С.Р. Хоркашов, С. Юсупова, Е.В. Бабаева, Ф.К. Баротов, М.Т. Бобоева, О. Касимов, Н.Х. Маджидова, Ф.М. Турсунов, С. Матробиён, Ш. Исмоилов, Н. Гадоев, Р. Сангинова, Г.З. Абдуллоева, Г.У. Ахмедова, Г.Ф. Саадиева, Ф.Б. Орирова, Д.М. Азиззода, М. Султонзода, Ф.Х. Арабзода, Лузина Зафадухт, М.Н. Гулова и др., использовавшиеся в качестве теоретических и методологических основ.

Источниками (данными) исследования являются таджикская и немецкая лексика. Основой для написания диссертации также послужили научные труды и статьи таджикских и немецких исследователей по языкознанию и лингвокультурологии. Определённую роль в написании диссертации сыграли поэтические и прозаические произведения классиков и современных таджикских и немецких писателей.

База исследования включает три ключевых компонента: научные публикации таджикских и зарубежных исследователей, профессиональную терминологию, используемую специалистами в области садоводства, и аутентичные языковые образцы, полученные от носителей языка.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации впервые проводится комплексный анализ лингвокультурологических аспектов садоводческой лексики в таджикском и немецком языках. В исследовании представлены оригинальные идеи и концептуальные подходы к сопоставительному рассмотрению садоводческой терминологии в этих двух языках, которые ранее оставались за рамками научного исследования. Впервые в исследовании выявляются как сходства, так и различия в структуре и употреблении садоводческой лексики в соответствующих

языковых и культурных контекстах. Кроме того, в диссертации представлен системный анализ синонимических, антонимических и омонимических отношений в терминологии, характерной для области садоводства, что вносит новый эмпирический и теоретический вклад в область сопоставительной лингвистики и терминоведения.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обнаружено, что, хотя тема лексики, относящейся к садоводству, в таджикском и немецком языках в некоторой степени рассматривается в статьях и научных работах таджикских и немецкоязычных учёных, изучение её лингвокультурологических аспектов осталось вне поля зрения исследователей. Определено, что поэтические и прозаические произведения таджикских и немецких поэтов и писателей содержат большое количество садоводческих терминов, что формирует прочную научную базу для сопоставительных лингвокультурных исследований.

2. Персидская, таджикская и немецкая литература показывает, что большинство слов, связанных с садоводством, связаны с культурными традициями и сезонными праздниками, такими как Навруз, Сада, Мехргон и Тиргон. Многие термины из классических текстов с тех пор стали архаизмами и историзмами, что отражает языковые изменения с течением времени. В исследовании проведена лексико-семантическая классификация садоводческой лексики таджикского и немецкого языков, выявлены как их уникальные характеристики, так и общие черты.

3. В садоводческой лексике наблюдается высокая частотность синонимичных терминов, многие из которых могут функционировать как взаимозаменяемые в зависимости от коммуникативного контекста. Такая синонимическая вариативность отражает лексическое богатство и экспрессивные возможности таджикского и немецкого языков в области садоводства.

4. В ходе исследования установлено, что в терминологии садоводства лексические категории синонимов, антонимов, омонимов и многозначных слов преимущественно обладают полисемическими характеристиками как в таджикском, так и в немецком языках. Эта тенденция особенно ярко проявляется в лексемах, обозначающих основные понятия садоводства, что свидетельствует о семантической сложности и многофункциональности терминологии в данной области. Исследование показало, что садоводческая лексика в сопоставляемых языках формировалась из двух основных источников: устных народных традиций и классических письменных текстов.

Лексика садоводства представляет собой значительный лексический пласт в словарном запасе обоих сопоставляемых языков, что подтверждается проведённым анализом.

Теоретическая значимость исследования. Настоящее исследование имеет важное теоретическое значение, поскольку его результаты способствуют углублению научного понимания как теоретических, так и лингвокультурных аспектов терминологии садоводства в таджикском и

немецком языках. Результаты исследования закладывают основу для последующих теоретических изысканий и более широких научных концепций в этой малоизученной области современной лингвистики. Особую ценность представляет тот факт, что в лексике садоводства сохранились слова, восходящие к древним этапам развития таджикского и немецкого языков. Их анализ может внести значительный вклад в решение ряда историко-грамматических проблем.

Практическая значимость исследования заключается в его вкладе в обогащение словарного состава как таджикского, так и немецкого языков. Выявление общих элементов в лексике садоводства позволит создать разнообразные синонимы и эквиваленты, что особенно ценно для разноструктурных языков. Кроме того, результаты исследования окажут существенную помощь в решении проблем перевода терминов и понятий садоводства с таджикского на немецкий язык.

Полученные выводы могут быть использованы в образовательном процессе при преподавании теории языка и лингвокультурологии в высших и средних учебных заведениях. Они также могут способствовать углублённому изучению теоретических и лингвокультурологических аспектов лексики садоводства и её влияния на развитие таджикского и немецкого литературных языков.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность результатов исследования, представленных в данной диссертации, обеспечивается тщательным изучением обширной научной литературы, применением строгой методологической базы, включающей как общие, так и специальные методы, а также обоснованием аргументов эмпирическими данными, полученными из обширного корпуса садоводческих терминов на таджикском и немецком языках.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема и содержание диссертации посвящены исследованию теоретических и лингвокультурологических аспектов лексики садоводства на материале таджикского и немецкого языков. Следовательно, диссертация соответствует научной специальности 10.02.20. - Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследование. Основные вопросы, исследуемые в диссертации, были разработаны совместно с научным руководителем. Соискатель самостоятельно провела всестороннее изучение теоретических и лингвокультурологических аспектов лексики садоводства на материале таджикского и немецкого языков, и отразила основные результаты исследования в диссертации и опубликованных статьях.

Апробация и внедрение результатов диссертации. Основное содержание диссертации было изложено и опубликовано в виде докладов и сообщений соискателя учёной степени на международных и республиканских конференциях, таких как Республиканская научно-

практическая конференция на тему «Забони милат - бақои миллат» («Язык нации – незыблемость существования нации») (Душанбе, 5 октября 2023 г.), Международная научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы языкоznания, перевода и методики преподавания иностранных языков в высшей школе» (Душанбе, 11 марта 2023 г.), Республиканская научно-практическая конференция на тему «Масъалаҳои тарҷума ва тарҷумашиноси тоҷик: вазъият ва дурнамо» («Проблемы таджикского перевода и переводоведения: состояние и перспективы») (Душанбе, 28 ноября 2023 г.), Международная научно-практическая конференция на тему «Масъалаҳои мубрами забоншиносии муқоисавии забонҳои аврупой ва омӯзиши он дар шароити мусир» («Актуальные вопросы сравнительного языкоznания европейских языков и его изучение в современных условиях») (Душанбе, 25 января 2024 г.), материалы Республиканской научно-практической конференции «Забони тоҷикӣ дар арсаи паёмҳои нав» («Таджикский язык в контексте новых вызовов») (Душанбе, 5 октября 2024 г.), международной конференции «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ ва усулҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар замони мусир» («Актуальные вопросы языкоznания, переводоведения и методики преподавания иностранных языков в современную эпоху») (Душанбе, 24 октября 2024 г.), «Масъалаҳои мубрами тарҷумашиносӣ назария ва методҳои таҳқики «тарҷуманопазирий» («Актуальные вопросы переводоведения: теория и методика изучения «непереводимости»») (Душанбе, 24 декабря 2024 г.) и международной научно-практической конференции «Аҳаммияти омӯзиши забонҳои романӣ – германӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ ва вазъи омӯзиши онҳо дар Тоҷикистон» («Значение изучения романо-германских языков в процессе глобализации и состояние их изучения в Таджикистане») (Душанбе, 24 февраля 2025 г.).

Диссертация была рекомендована к защите на совместном заседании кафедр сравнительного языкоznания и теории перевода и романо-германских языков Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзода (протокол № 7/1 о 24.02.2025).

Публикации по теме диссертации. Полученные результаты являются результатом многолетнего кропотливого труда исследователя, по теме диссертации опубликовано четырнадцать статей, в том числе шесть статей в рецензируемых журналах ВАК при Президенте Республики Таджикистан, список которых приведён в конце работы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, двенадцати параграфов, заключения, рекомендаций по практическому использованию результатов исследования, списка литературы, публикаций по теме диссертации и приложения. Общий объем диссертации составляет 193 страницы компьютерного набора.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В введении обоснована актуальность темы, определена степень изученности вопроса, а также указаны цель и задачи, научная новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость, методы и способы исследования, уточняются вопросы, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации, «**Теоретическое изучение лексики садоводства в таджикском и немецком языках**», состоит из четырёх разделов.

В первом разделе, «**Изучение вопросов лингвокультурологии**», рассматриваются вопросы лингвокультурологии. Отмечается, что язык является одной из основных ценностей нации, и её развитие неразрывно связано с языком. Только язык может хранить и передавать из поколения в поколение без изменений обширную информацию о нации, её истории, обычаях, традициях, обрядах и нравах.

В этом разделе отмечается, что таджикские исследователи начали изучение вопросов лингвокультурологии, опираясь на исследования зарубежных и русских учёных. Идея немецкого учёного В. Гумбольдта о том, что «язык — это мир, расположенный между миром внешних событий и внутренним миром человека», указывала на вопросы лингвокультурологии, то есть под внешним миром этот великий учёный подразумевал то, что может беспрепятственно влиять на язык человека. Существует множество определений науки лингвокультурологии, в частности, В.В. Воробьёв пишет: «Лингвокультурология (наука об отношениях языка и культуры) как раздел языкоznания прежде всего классифицирует особенности и отношения культуры и языка, которые в совокупности образуют семантическое поле» [7, с. 332].

Начиная с 2000-х годов, изучение взаимоотношений языка и культуры стало устоявшейся традицией в таджикской лингвистике, и учёные всё чаще обращаются к ключевым лингвокультурологическим проблемам. Заметный вклад в эту область вносят работы таких исследователей, как М. Нагзибекова, А. Косимов, Ф.М. Турсунов, Ж. Гулназарзода, Н. Маджидова, М.Т. Бобоева, Л. Зафардухт и др.

Изучение лингвокультурологических аспектов становится особенно актуальным в многонациональной среде, где разнообразие культурных влияний формирует уникальную языковую картину. В таких условиях лексика может варьироваться в зависимости от региона, демонстрируя различные оттенки значений и формы. Например, выражение «*ҷомаи қурбоқа*» (букв. одежда лягушки), имеющее региональные вариации «*ҷапони қурбоқа*» (букв. халат лягушки) и «*ҷумаи ғук*» (рубашка жабы), отражает многообразие языковой картины таджикского народа. В таджикском литературном языке оно распространено в форме «плавающее водоросли, появляющееся на рисовых полях/тина».

Несмотря на активное изучение лингвокультурологии отечественными и зарубежными учёными, многие её аспекты остаются недостаточно

исследованными, что открывает перспективы для дальнейших научных изысканий.

Во втором разделе, озаглавленном «**Теоретическое изучение лексики, связанной с плодовыми деревьями**», рассматривается влияние садоводства на формирование словарного состава языка. Отмечается, что развитие этой отрасли способствовало появлению большого количества слов и терминов, каждый из которых занимает определённое место в языковой системе и передаётся из поколения в поколение. Эта точка зрения разделяется и другими исследователями: «Язык является важнейшим элементом сохранения нации, отражая прошлое и настоящее, а также совокупность мышления и представлений народа, и считается одним из ценнейших источников наследия предков для будущих поколений» [12, с. 431].

Хотя лексика садоводства часто отражает языковую картину мира различных народов, в этой группе понятий наблюдаются и значительные общие черты. Например, таджикская пословица «*ангура хуру боғашро напурс*» (букв. ешь виноград, не спрашивай о саде) является специфичной для таджикского народа, но пословица «*ангур аз ангур ранг мегирад*» (букв. виноград от винограда цвет берёт) имеет эквиваленты в русском языке («яблоко от яблони недалеко падает») и в немецком («*Der Apfel fällt nicht weit vom Apfelbaum*»).

В немецком языке слово «бог» (сад) переводится как *der Garten*, и, согласно переводу профессора И. В. Рахмановой, его синонимами являются слова *der Obstgarten* (фруктовый сад), *der Gemüsegarten* (овощной сад), *der Landschaftsgarten* (ландшафтный сад), *die Grünanlage* (зеленая зона), *die Grünfläche* (зеленая площадь), *der Lustgarten* (сад для удовольствий), *schöner Garten* (красивый сад), *schattiger Garten* (тенистый сад), *sonniger Garten* (солнечный сад), *verwilderter Garten* (заросший сад), *vernachlässigter Garten* (заброшенный сад) и.т.д.

Хотя изучение слов, связанных с названиями плодовых деревьев, в полной мере реализовано зарубежными и отечественными исследователями, большинство его аспектов, в частности, рассмотрение вопросов сопоставления этой группы слов в таджикском и немецком языках с точки зрения лингвокультурологии, до сих пор оставались несколько вне досягаемости исследователей

В третьем разделе «**Теоретическое исследование лексики, связанной с неплодовыми деревьями**» показано, что большинство садоводческих терминов возникло на ранних этапах развития языка, что нашло отражение в классических поэтических произведениях. Например, в поэзии Сайдо Насафи широко используется подобная терминология, которая может быть систематизирована по отдельным лексическим категориям.

Монография профессора О.Х. Касимова «Лексика и словообразование в «Шахнаме» Абулькасима Фирдоуси» развивает этот анализ, классифицируя лексику, связанную с деревом, на 12 тематических групп.

В разделе также освещаются культурно значимые садоводческие традиции таджиков, в том числе запрет на обрезку ветвей в период роста – практика, зафиксированная в книге «Таджики в зеркале истории: от арийцев до Саманидов» [17, с. 53].

В этом разделе также было выявлено, что слова, обозначающие названия неплодовых деревьев, несут ярко выраженный национально-культурный отпечаток и, как правило, не выходят за рамки языка носителей. Например, эквивалентом слова «чолак» является «арчаи сабз, бурс» (зелёная арча, можжевельник), название которого возникло из-за сходства его листьев с девичьими косами.

О садоводческой и садоводческой деятельности этого народа свидетельствует существование множества пословиц и идиом в немецком языке: *Er ist stark wie ein Baum* – быть сильным, как дерево и *Die Bäume wachsen nicht in den Himmel* – дерево не растет в сухом месте. *Der Raupe wegen muss man den Baum nicht umlegen* — нельзя рубить дерево из-за гусеницы; *Den Baum erkennt man an den Früchten* — дерево познаётся по плодам; *Man ehrt den Baum des Schattens wegen* — дерево уважают за тень; *Je höher der Baum, je schwerer seid Fall* — чем выше дерево, тем труднее на него упасть; *Es fällt kein Baum auf einen Hieb*. — ни одно дерево не падает одним махом; *Bäume pflanzen im Frühling* — весной сажают деревья; *Es dauert zehn Jahre, einen Baum, aber hundert Jahre, einen Menschen Groszuziehen* — нужно десять лет, чтобы вырастить дерево, но сто лет, чтобы вырастить человека; Прямые деревья срубают в первую очередь [30, с. 143].

Неплодовые деревья представлены большим количеством слов и терминов, которые стали объектом изучения и исследования учёных.

Четвёртый раздел первой главы, озаглавленный «Теоретическое изучение названий цветов в таджикском и немецком языках», посвящён анализу взглядов исследователей на номинацию цветов в этих языках.

В разделе отмечается, что в таджикском языке слово «гул» (цветок) в большинстве случаев используется в своём прямом значении, что подтверждается многочисленными примерами в классической литературе, например:

Зи оби чашми ман гил шуд ба роҳи ишқ манзилҳо,
Надонам то чи гулҳо бишкуфад охир аз ин гилҳо.

(Хилоли) [27, с. 281].

Дословный перевод: «Слёзы мои, став глиной, устлали дорогу страсти — Кто ведает, какие цветы взойдут на этой глине?»

Также отмечается, что изучение лексики, обозначающей названия цветов, в таджикском языке ведётся преимущественно в рамках диалектов и говоров. Многие учёные рассматривают слово «гул» как концепт, определяя его роль в языковой картине мира таджиков.

В сознании таджикоязычных людей женщина/супруга ассоциируется с «гул» из-за её красоты. При оплакивании умершей жены муж говорит «гулам» (мой цветок). Эта традиция чужда немецкоязычному миру, и

семантическое поле этого слова не выходит за пределы таджикоязычного пространства.

Таджики называют «гул» (цветком) все самое лучшее, например, «гули орд» (мука высшего сорта), «гули либос» (лучшая одежда), «гули хурок» (лучшая еда) и т.д.

Изучение слов и терминов, обозначающих названия цветов, в таджикском языке проводится как таджикскими, так и немецкими исследователями.

Вторая глава диссертации, «**Тематическая классификация лексики садоводства в таджикском и немецком языках**», посвящена классификации названий садов, фруктовых деревьев, неплодовых деревьев и цветов с точки зрения семантики. В диссертации они классифицируются следующим образом:

Первый раздел второй главы, «**Названия садов в таджикском и немецком языках**», посвящён классификации названий садов.

В немецком языке слово «сад» выражается словом *«der Garten»*, и от него образуются такие слова, как *die Gartenanlage* (парк), *der Gartenbau* (садоводство), *die Gartengießkanne* (садовая лейка), *das Gartenhaus* (садовый домик) и т. д. [29, с. 154].

В таджикских словарях также наблюдается образование слов с различными значениями от слова «бог» (сад). Например: «Боғ маъруф аст, ки ба арабӣ ҳадика гӯянд; ва киноя аз дунё ва рӯзгор ҳам ҳаст» (Сад известен, как арабское слово хадика; и иносказательно обозначает мир и жизнь).

Сады имеют различные характеристики, которые позволили их классифицировать следующим образом:

а) классификация садов по их назначению: промышленные сады – *der Industrie Garten*, школьные сады – *der Schulgarten*, коллекционные сады – *der Kollektion Garten* и т. д.

б) классификация садов в зависимости от типа почвы: солончаковые сады – *der Salzboden Garten*, сад на сухой почве – *der Trockenboden Garten*, сад на влажных землях – *der Nassboden Garten* и т. д.

г) наименование садов в зависимости от времени созревания плодов: зимний сад — *der Wintergarten*, весенний сад — *der Frühlingsgarten*, летний сад — *der Sommergarten* и т. д.

Редкие декоративные деревья в нашем краю завезены из-за рубежа, поэтому их названия также вошли в словарный запас таджикского языка из этих языков.

Во втором разделе второй главы «**Слова и термины, обозначающие названия фруктовых деревьев в таджикском и немецком языках**» проведены сравнительный анализ и классификация лексических единиц, относящихся к данной семантической группе, а также выявляются их специфические и общие характеристики.

а) названия сортов яблонь: яблоня Некмардони, яблоня Шакарсеб, яблоня Пахтасеб, яблоня Ниёзи и т. д.

В Германии выращиваются следующие сорта яблонь: *Renewa Apfelbaum* (яблоня Ренева), *weißer Klarapfel Apfelbaum* (белый налив) и т. д.

б) названия сортов виноградной лозы: виноградная лоза нимранг, виноградная лоза чумургонӣ, виноградная лоза зангбанд, виноградная лоза хусайни, виноградная лоза акрамхуджаги, виноградная лоза абдуллои, виноградная лоза чишми юсуф и т. д.

В таджикском языке существуют поверья, связанные со словом виноград, которые отражают многообразие их культуры. Например:

Агар одам дар хобаш ангури сабзро бинад, ўро ғаму гусса интизор аст (Если человек видит во сне зеленый виноград, его ждут неприятности).

Агар токи ангурро шахси бефарзанд бурад, токи ангур ҳосил намеорад (Если бездетный человек срежет виноградную лозу, то винограда на ней не будет).

Агар ҳангоми вориди мурдахона шудан даҳонатро бо ангур ширин намоӣ, дар он хона мурда намешавад (Если вы подсластите рот сушёенным виноградом, заходя в дом мертвеца, то в этом доме никто больше никто не умрёт).

В этом разделе диссертации отмечается, что в немецком языке виноград классифицируется по его характеристикам: сорт винограда, регион происхождения, винность, масличность, кислотность, сладость и аромат. В немецком языке основными видами винограда являются:

1. названия сортов винограда по цвету: *der Weißwein* – белое вино, *der Rotwein* – красное вино, *der Roséwein* – розовое вино, *der Schaumwein* – игристое вино и т. д.

2. названия сортов винограда по вкусу: *der Likörwein* – ликёрное вино, *der dessertwein* – десертное вино, *der Süßwein* – сладкое вино и т. д.

в) названия сортов вишни: горная вишня, жёлтая вишня, Курсултон, красная вишня и т. д.

В таджикском языке существуют слова, которые берут своё начало из ранних периодов развития таджикского языка. Например, слово «олуча» (вишня) в прошлом использовалось в форме «олунч».

В немецком языке для описания вишнёвого дерева используются различные слова, например: *Kirschpflaume oder Turkenkirschebaum* — алыча или турецкая вишня, *Feuerlandkirschenbaum* — огненная вишня, *Chilenische Kirschenbaum* — чилийская вишня и т. д.

г) названия абрикосовых деревьев: *кошифӣ*, *маҳтобӣ*, *дарафшакӣ* и т. д. Большая часть этой группы слов берет своё начало с ранних этапов развития таджикского языка. Например, ученый-агроном Абунаси Хирави в своём трактате «Иршод-уз-зироъа», написанном в 1515 году, приводит сведения об абрикосах, наряду с другими растениями [5, с. 56].

В Германии популярны следующие сорта абрикосовых деревьев: *Alexandrinische schwarze Marillebaum* (александрийский черный абрикос), *Ananas Marillebaum* (ананасовый абрикос), *Frühe Rosenmarillebaum* (ранний розовый абрикос) и т. д.

д) названия тропических деревьев: лимонное дерево - *der Zitronenbaum*, апельсиновое дерево - *der Apfelsinenbaum*, киви - *der Kiwibaum*, банан - *der Bananenbaum*, мандариновое дерево - *der Mandarinenbaum*, ананасовое дерево - *der Ananasbaum* и т. д.

Все названия плодовых деревьев в немецком языке заканчиваются на слово *baum* (дерево) и принимают артикль мужского рода *der*. В таблице ниже перечислены некоторые из них:

Таблица 1. Отличительные признаки рода деревьев в немецком языке

Мужской род	Средний род	Женский род
<i>Der Dattelbaum</i> -даражти хурмо		<i>Die Dattel-</i> хурмо
<i>Die Maulbeerebaum</i> –даражти тут		<i>Die Maulbeere</i> –тут
<i>Der Pfirsichbaum</i> -даражти шафтолу		



Диаграмма 1. Названия плодовых деревьев в таджикском и немецком языках

Диаграмма доказывает, что перечень фруктовых деревьев на таджикском языке составляет 168, а на немецком — 110.

В третьем разделе второй главы «**Слова и термины, обозначающие названия неплодовых деревьев в таджикском и немецком языках**» изучается и анализируется эта группа слов, которая по содержанию подразделяется следующим образом:

а) список хвойных деревьев: чилбанд, чилбугум, садабурс, падабурс, бурси хорак, чинибурс, мурудбурс, улбурс арчаи сабзи баланд, арчаи сабзи паст, арчаи сиёҳдуқ, арчаи калтатой (виды и сорта можжевельника) и т. д.

В немецком языке: *der Nordmanntanne*, *die Fichte* - пихта Нордмана, *die Blaufichte* - пихта голубая, *die Gemeine Fichte* - пихта обыкновенная, *der Pazifische Edeltanne* - серебристая тихоокеанская пихта, *die Serbische Fichte* - пихта сербская, *die Coloradotanne* - пихта колорадская, *die Felsengebiergestanne* - пихта горная, *die Orientfichte* - пихта восточная, *die Koreatanne* - пихта корейская [31, с.97].

б) названия ивовых деревьев: беди курашакл, беди ракита, беди сферикӣ, беди моҳӣ, беди карлик, беди булата, ходабед, садабед, зарбед,

мачнунбед // беди маҷнун, падабед, сиёҳбед, беди муваллаҳ (шаровидная ива, ракита (вид ивы), сферическая ива, ива «рыбий хвост», карликовая ива, ива булата (название сорта), высокая ива, ива-трехтычиночник, золотистая ива, плакучая ива, ива пепельная, черная ива, ива муваллах (название сорта)) и т. д.

В таджикском языке в этом разделе употребляется слово «маджнунбед», которое требует некоторых пояснений. Поскольку Маджнун в лирических произведениях наших предков — скромный и покорный человек, который всеми силами борется за своё счастье, то так в таджикском языке образно назван вид дерева ива.

В немецком языке: *die Trauerweide* — траурная ива, *die Silberweide* — серебристая ива, *die Purpurweide* — пурпурная ива, *die Japanische Drachenweide* — японская драконова ива, *die Stumpfblaettrige Weide* и т. д.

в) названия чинар: *chanori taҳçойӣ*, *chanori паҳнбарг*, *chanori майдабарг*, *chanori баргаши сабзи баланд*, *chanori баргаши сабзи сиёҳдук*, *чинори баргаши сабзи наст* (местная, широколистная, мелколистная, высокая зелёнолистная, зелёнолистная игольчатая черная, с светло-зелёными листьями) и т. д.

В немецком языке: *die Platane* - платан, *die Keps Platane* - платан капский, *die Platanus Lindeniana* - платан липовый, *die Mexikanische Platane* - платан мексиканский, *die Amerikanische Platane* - платан американский, *die Morgenlaendische Platane* - платан восточный, *die Kalifornische Platane* - платан калифорнийский, *die rzedowski Platane* - платан Жедовского, *die Arizona Platane* - платан аризонский и т. д.

г) название пальмы на таджикском и немецком языках: Пальма (нахл) — арабское слово, обозначающее дерево с крепким стволом без ветвей и крупными листьями с глубокими бороздками, также слово «пальма» в переносном смысле также обозначает значение «садовник»:

Наҳлбандам vale дар бӯстон,
Шоҳидам ман vale на дар Канъон.

Дословный перевод: Я посадил пальму, но в цветнике,
Я — царь, но не в Каньоне.

В разделе упоминается, что в немецком языке неплодовые деревья также делятся на роды, как и плодовые деревья. Из 102 названий неплодовых деревьев 100 — женского рода, а 2 — мужского.

Таблица 2. Классификация бесплодных деревьев по полу:

Женский род	Средний род	Мужской род
Die Fichte, die Tanne – арча		Der Nordmannannebaum - дарахти арчаи нордман
Die Blaufichte - арчаи кабуд		Der Pazifische Edeltannebaum - дарахти арчаи нуқрагии уқёнуси Ором,
Die Weide - дарахти бед		



Диаграмма 2. Количество неплодовых деревьев в таджикском и немецком языках

Так, перечень неплодовых деревьев на таджикском языке состоит из 42 наименований, а на немецком языке — из 102 наименований.

Четвёртый раздел второй главы называется «**Слова, обозначающие названия цветов в таджикском и немецком языках**» и делит слова, обозначающие названия цветов, на категории.

В данной главе доказано, что в сравниваемых языках таких слов очень много, и обилие материала привело к их следующей классификации:

а) перечень душистых цветов на таджикском языке: *гули садбарг*, *гули геран*, *гули наргис*, *гули лаванда*, *гули шаббӯ*, *гули тасбеҳак*, *гули барфак*, *гули ёсуман*, *гули ёқути зард*, *гули савсан*, *нозгул*, *гули бунафша*, *карнайчагул* (патунӣ), *гули нахӯдак*, *гули асираки хушибӯй*, *оташгул* (роза, герань, нарцисс, лаванда, шаббу (ночной запах), чётки, подснежник, жасмин, жёлтый рубин, лилия, мимоза, фиалка, трубчатый цветок (патуни), гороховый цветок, душистый цветок резеда, флокс) и т. д.

Отмечается, что термин *садбарг* (роза) распространён в таджикском языке в этой форме, и был так назван из-за своих многочисленных листьев, что объясняется в словаре «Чароги Хидоят» следующим образом: «Роза — это цветок, имеющий множество листьев и называемый в Индии тысячелистный». И цветок, который известен под таким названием в Индии, не был найден в речах устодов».

В стихе говорится:

Чун шуд шугуфа садбарг дигар самар набахшад,
Онро, ки зар бувад беш доду диҳиш надорад [17, с.145].

(Дословный перевод: Когда увянет роза — лист плода не принесёт,
Тому, кто золотом стал, избыток дара не нужен).

б) названия дурно пахнущих цветов на таджикском языке: *гули аморофаллус*, *гули бузургчусаи аристолохия*, *гули лаҷжандай гигантӣ*, *гули грузи империалиӣ*, *гули айхризон*, *гули лисихитон*, *гули триллиум* (цветок аморофаллуса, цветок аристолохии гигантской, гигантский ползучий

цветок, цветок императорской, цветок аихризона, цветок лисихитона, цветок триллиума) и т. д.

в) названия цветов без запаха на таджикском языке: *гули лола, меччагул, гули алоэ, гули колиус, гули заъфарон, гули календула, гули виолет, гули юнучқа, гули топинамбур, гули шому саҳар* (тюльпан, гвоздика, бархатцы, алоэ, колеус, шафран, календула, фиалка, люцерна, топинамбур, энотера (ночная свеча)) и др.

Также в этом подразделе номенклатура цветов по роду организована следующим образом:

Таблица 3. Классификация названий цветов по роду

Женский род	Средний род	Мужской род
Die Ackerwinde, Winde -- гули печак	Das Alpenveilchen -- бұнағшай чаманӣ	Der Baerenklau --гули чанголи хирс
Die Anemone - гули шақоқ		
Die Alpenrose- садбарги даштӣ	Das Edelweiss – гули шерчангол	Der Felsphlox - гули довудӣ
die Aurikel – гули примула	Das Fleissige Lieschen – ҳасратгул	Der Ginster- – товусгул



Диаграмма 3. Названия цветов на таджикском и немецком языках

Названий цветов в немецком языке больше, чем в таджикском. Кроме того, в немецком языке названия цветов делятся на роды: согласно таблице 3, 64 названия цветов женского рода, 24 названия цветов среднего рода и 28 названий цветов мужского рода. Всего выявлено 66 названий цветов в таджикском языке и 116 названий цветов в немецком языке.

Третья глава диссертации называется «Лексико-семантические пластины слов, выражающих сферу садоводства в таджикском и немецком языках», в ней анализируются и исследуются синонимы, антонимы, омонимы и многозначные слова, выражающие понятия садоводства в немецком и таджикском языках.

В первом разделе третьей главы «**Лингвокультурологический анализ синонимов, обозначающих сферу садоводства в таджикском и немецком языках**» поднимаются вопросы синонимии слов сферы садоводства в таджикском и немецком языках.

Синонимы необходимы для ясного и недвусмысленного выражения мысли. Использование синонимов в языке не только позволяет избежать повторения слов, но и раскрывает отношение говорящего к выражаемой мысли. Некоторые синонимы употребляются парами: *азобу шиканча* (мучение и пытка), *ранҷу азоб* (скорбь и горе), *ғаму ғусса* (боль и страдание), *шоду ҳурам* (радость и счастье), *богу роғ* (сад и леса), *бахту саодат* (счастье и благополучие) и т. д. В большинстве из них порядок слов фиксированный. Например, синонимы, употребляемые парами, не употребляются в форме *роғу боғ, ғуссаву ғам*.

В этом разделе также отмечается, что синонимичные слова очень распространены в словах, выражающих садоводческие понятия, которые группируются следующим образом:

1. Синонимы плодовых деревьев:

В таджикском языке слова *дарахти санҷид* и *дарахти чигда* образуют синонимический ряд для обозначения лоха (джиды) - растения вида *Ziziphus jujuba* Mill., известного также как унаби. В диссертационном исследовании особое внимание уделено немецким словам-синонимам, обозначающим абрикосовое дерево (*Prunus armeniaca*): *die Marille, die Frühe Rosenmarille, die Grosse Frühaprikose* и другие

2. Синонимы неплодовых деревьев:

Слова *арча, сӯзанбарг, ҳамешасабз, чолак и ёлка* (арча, можжевельник, хвойное дерево, вечнозеленый, пихта и ель) могут образовывать синонимический ряд в таджикском языке.

3. Синонимы, выражающие название цветов:

В этом разделе на основе анализа установлено, что, в целом, синонимами слова «гул» (цветок) являются слова «ғунча» и «шукуфа», которые несут обобщённое (универсальное) значение.

Также указано, что эквивалентом лексической единицы «гул» в немецком языке считается *die Blume*, а её синонимами являются *Blumenstock, Pflanze, Topfblume, Topfpflanze, Zimmerblume, Zimmerpflanze, Bouquet, Bukett, Duft, Bierschaum, Schaum*, которые в словарях также приводятся в данной форме.

В сравниемых языках синонимические слова занимают значительное место.

Второй раздел третьей главы — «**Антонимы, выражающие сферу садоводства в таджикском и немецком языках**» — посвящён изучению антонимии слов, обозначающих садоводческие понятия.

В этом подразделе показано, что существует множество статей и докладов исследователей по лексике в области садоводства. Хотя таджикские учёные проделали большую работу в этой области, подробной информации

об антонимичных словах, выражающих понятия садоводства, нет. Возможно, главная причина в том, что лексика в области садоводства в таджикском языке изучалась и исследовалась в основном в контексте диалектов и говоров.

Отмечается, что само существование лексических единиц *весна-осень*-*Frühling-Herbst*; *плодовые деревья* – *бесплодное дерево* – *Fruchtbare Baum* - *Fruchtloser Baum*; *большое дерево* – *маленькое дерево* – *großer Baum* – *kleiner Baum*; *традиционный сад* – *интенсивный сад* *traditioneller Garten* – *intensiver Garten* в таджикском и немецком языках свидетельствует о том, что, по сути, в сфере садоводства существуют антонимичные слова.

Антонимы в данном разделе классифицируются по группам.

1. Антонимы, обозначающие плодовые деревья: вкус и цвет их плодов могут играть большую роль в возникновении антонимических пар, выражающих названия плодовых деревьев в таджикском и немецком языках, например: дерево сладкого миндаля – *der süße Mandelbaum* – горький миндаль - *der Bittermandelbaum*; черный виноград – *die schwarze Traube* – белый виноград - *die weiße Traube* - виноград твердый – *die harte Traube*, виноград мягкий – *die weiche Traub*; яблоко быстрого приготовления – *der Schnellkochapfel* – сорт яблок для быстрого приготовления – *der Schnellkochapfel* - жёлтое яблоко – *der gelbe Apfel* – зелёное яблоко – *der grüne Apfel*; шелковица белая – *die weiße Maulbeere* – шелковица черная – *die schwarze Maulbeere*; мягкий персик – *der weiche Pfirsich* – мягкий персик – *der weiche Pfirsich* - персик твердый – *der harte Pfirsich* и т. д.

2. Антонимы, обозначающие неплодовые деревья: зарбед - *die gelbe Weide* – жёлтая ива - сабзбед – *die grüne Weide* – зелёная ива; беди баланд – *die hohe Weide* – высокая ива - беди паст – *die niedrige Weide* – низкая ива; беди хушк – *die trockene Weide* – сухая ива - беди тар – *die nasse Weide* – мокрая ива; чанори сабзи паст – *die niedrige grüne Platane* – низкий зелёный платан - чанори сабзи баланд – *die hohe grüne Platane* – высокий зелёный платан; чанори кӯҳансол – *die alte Platane* – старый платан - чанори ҷавон – *die junge Platane* – молодой платан. В однокоренных антонимах противоположность значений показывают не одинаковые корни, а противопоставление в приставках, с помощью которых образуются антонимические пары.

3. Антонимы, обозначающие названия цветов:

Доказано, что слова «гул» и «хор» обладают антонимическими свойствами, что можно наблюдать не только в речи таджикского народа, но и в произведениях классиков:

Аз дурбоши ғайрати хубон ҳазар кунед,
Гул хорҳо ба озори андалеб [24, с. 68].

Дословный перевод:

Остерегайтесь ревности красавиц,
Ибо цветы шипами мучают соловья.

Образование антонимических терминов в области садоводства в таджикском и немецком языках происходит по разным закономерностям, что вносит существенный вклад в лексическое богатство этих языков. Примечательно, что некоторые антонимические отношения характерны для конкретных названий деревьев в таджикском языке, что приводит к отсутствию прямых немецких эквивалентов.

Третий раздел третьей главы называется «**Роль и место омонимичных слов в области садоводства в таджикском и немецком языках**», в котором исследованы омонимы, выражающие понятия садоводства. Омонимы составляют важную часть словарного состава таджикского и немецкого языков, но, к сожалению, эта чрезвычайно важная и фундаментальная тема, имеющая не только лингвистический, но и лингвокультурологический аспект, в таджикском языкоznании не исследовалась и научно не обобщена в виде отдельной диссертации, в отличие от немецкого языка. Омонимия определяется следующим образом:

1. Совпадение по форме звучания разнозначных слов: *бед* (разговорная форма глагола «приходите»), *бед* (дерево ива); *ҷағелак* (устаревшие вещи), *ҷағелак* (диалектная форма названия хвойного дерева); *косаи шароб* (сосуд для вина); *косаи шароб* (сорт абрикоса) и др. В немецком языке: *der Kiefer* – челюсть, *die Kiefer* – сосна, *der Strauss* – букет, *der Strauss* – страус и др.

2. Словообразовательные процессы также способствуют формированию омонимии в лексике, относящейся к садоводству: *аштақ* (сорт абрикоса), *аштақ* (ненужные вещи), *баргак* (абрикос без косточки), *баргак* (серьга), *пашмак* (сорт персика с пушистой кожурой), *пашмак* (вид халвы), *кордӣ* (сорт персика с удлинённой формой и твёрдой мякотью), *кордӣ* (свинка (болезнь)) и др.

Омонимы, выражающие понятия садоводства, играют значительную роль в таджикском и немецком языках, формируя языковую картину мира носителей этих языков.

В четвёртом разделе диссертации «**Многозначные слова в области садоводства**» эта группа слов в таджикском и немецком языках исследована и классифицирована следующим образом:

1. Многозначность понятий, связанных с садоводством:

В диссертации отмечается, что многозначность слов является одним из важных способов формирования литературного языка и его диалектов. В немецком языке, как и в таджикском, корневое слово многозначно и используется в своём прямом значении в форме «*die Wurzel*» (корень дерева), в значении «корень зуба – *die Zahnwurzel*», «математический корень – *die Wurzel*» и в значении «корень слова – *der Stamm*». Помимо этих значений, среди немцев также используется значение «корень зла – *die Wurzel des Uebels*», которое чуждо таджикскому народу и свидетельствует об отличии языковой картины мира немецкоязычных. В этом подразделе показано, что слово «дерево» в некоторых случаях также имеет несколько значений и может означать долгоживущее растение со стволом, ветвями и листьями,

дерево; саженец; дерево для посадки, плодовое дерево для посадки; дерево для крыши, балки, потолочные балки.

2. Многозначность слов плодовых деревьев:

В этом разделе отмечается, что часть нормативных слов в таджикском языке проявляет многозначность, значение которой становится ясным из контекста разговора. Например, слово «овак», которое в одном случае означает «родничок на голове ребёнка»: «*Овак сараши маҳкам нашудааст, як маротиба ба табиб нишон дихед*» (Родничок на его голове не закрылся, покажите его врачу). А в другом случае выражает понятие «лекарственная жидкость»: «*Як овака дар дастаком шакида соз шуда рафт*» (Потёр жидкостью руки, и всё прошло) [15, с. 76].

3. Многозначность слов, относящихся к неплодовым деревьям:

В этом разделе приводится, что большинство слов и терминов, обозначающих названия неплодовых деревьев, со временем не претерпели изменений в форме и значении в таджикском языке, к которым можно отнести слово «сарв» (кипарис), которое в богатом наследии классиков в основном используется в своём прямом значении:

«Гар касе сарв шунидааст, ки рафтааст, ин аст!

Ё санавбар, ки баногӯш бараш симин аст!

На баланд аст ба сурат, ту маълум кунӣ,

Ки баланд аз назари мардуми кӯтаҳбин аст» [26, с.14].

(дословный перевод: Если кто-то слышал о кипарисе, который ушёл, вот он! Или сосна, у которой серебряные серьги в ушах! Не высок он с виду, ты пойми, что высок он с точки зрения близоруких людей).

4. Многозначность слов, связанных с цветами:

В данном разделе установлено, что в таджикском языке слово «гул» (цветок) обладает многозначностью, помимо основного значения, обозначая также «вид болезни» и «самое лучшее». [2, с.84].

Многозначность является общим свойством языков, обусловленным изменчивостью общества и человеческого бытия. Однако, в отличие от таджикского, большинство слов, относящихся к садоводству, в немецком языке однозначны. Это объясняется различиями в языковой картине мира у таджиков и немцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе лексико-семантического анализа лексики, относящейся к садоводству, в таджикском и немецком языках в рамках лингвокультурологического подхода (на примере плодовых, неплодовых деревьев и цветов) можно сделать следующие выводы:

1. Лексико-семантическое исследование лексики садоводства в таджикском и немецком языках с точки зрения лингвокультурологии (на примере плодовых, неплодовых деревьев и цветов), хотя и не было проведено в полном объёме таджикскими учёными, однако, лингвокультурологические исследования других областей и групп слов в

работах лингвистов в рамках сопоставительного языкознания были успешно реализованы, что позволило достичь значительных результатов в таджикском языкознании [12-М].

2. Лингвокультурное разнообразие этносов проявляется в различиях языкового отображения мира, что обуславливает необходимость сопоставительного анализа для достижения значимых результатов. Также мы доказали, что плодовые деревья в таджикском и немецком языках обозначаются различными словами и терминами, и семантические границы большинства из них не выходят за рамки понимания носителей этих языков [1-М].

3. Садоводческая лексика в таджикском и немецком языках имеет как теоретическую, так и практическую значимость. Всестороннее определение норм литературного языка, особенно в плане стилистики, культуры речи и риторического выражения, невозможно без глубокого изучения лексики, связанной с садоводством в таджикском языке. Этот пласт лексики отражает важные аспекты национального мировоззрения, коммуникативные традиции и стилистическую вариативность.

4. Анализ названий неплодовых деревьев показал, что в немецком языке, по сравнению с таджикским, эта категория деревьев представлена большим количеством слов и терминов, что делает словарный состав немецкого языка более полным. Большинство этих слов используются как реалии и создают определённые трудности для переводчиков, например, мачнунбед (сорт ивы), чолак (сорт арчи), ашқар (сорт тополя) и др. [2-М].

5. Анализ материала исследования показывает, что в литературном наследии таджикского народа – древнего арийского народа с богатым культурным и цивилизационным прошлым и настоящим – каждый вид традиционной садоводческой деятельности обозначался специфическими терминами. Эти термины сохранились в веках и встречаются в классических произведениях таких выдающихся деятелей, как Абулькасим Фирдоуси, Абдурахман Джами, Абу Али ибн Сина, Саади Ширази, Сайдо Насафи. В современной литературе поэты и писатели, такие как Садриддин Айни, Джалол Икроми, Мирзо Турсунзода, Лоик Шерали и другие, также опираются на садоводческую лексику, умело и выразительно интегрируя её в свои творческие произведения.

6. Были определены некоторые специфические особенности лексики садоводства в таджикском и немецком языках. Доказано, что в связи с распространённостью профессии, только с помощью слова «*бог*» (сад) в таджикском языке образовалось большое количество слов. Также само слово «*бог*» имеет множество синонимов в таджикском и немецком языках, например, *равза*, *фирдавс*, *чаман*, *бӯстон*, *гулистон* (в таджикском); *der Garten*, *der Obstgarten*, *der Gemsegarten*, *der Landschaftsgarten*, *die Grunanlage* и др. (в немецком) [7-М].

7. Лексика, обозначающая садоводство и связанные с ним традиции и обычаи, занимает особое место в культуре таджиков и немцев. В этой

области существуют слова, которые преимущественно используются в сезонных и религиозных обрядах, отражая языковую картину мира арийских народов, например, *der Weihnachtsbaum* (рождественская ель), *der Wacholderbaum* (атрибутивная ель), *der geschmückter Baum* (украшенная ель) и др.

8. Также было установлено, что языковая картина мира этих двух народов отличается, существуют слова и термины, содержание которых совершенно чуждо носителям таджикского языка, и их семантическое поле не выходит за рамки немецкоязычной культуры, свидетельствует об этом например, *die Adventszeit* (время ожидания), *der Adventskranz* (рождественский венок), *der Adventskalender* (адвент-календарь), *der Advent* (период ожидания), *Nikolaus* (святой Николай) [5-М].

9. Садоводство играет значительную роль в формировании обрядов и традиций. При проведении праздников и обрядов было обнаружено множество слов и терминов, обозначающих плодовые и неплодовые деревья, которые занимают определённое место в сезонных обрядах таджикского народа. Большинство этих слов и терминов встречаются при проведении праздников Сада, Навруз, Тиргон и Мехргон.

10. В ходе анализа материала было выявлено, что названия плодовых деревьев чаще встречаются в лексике немецкого литературного языка, чем в лексике таджикского литературного языка. Было также отмечено, что в нашей стране и Германии выращиваются плодовые деревья различных пород. И каждый из их типов назван разными словами, что ещё больше обогащает словарный запас этих языков. Анализ материала позволил нам установить, что большинство названий деревьев в таджикском языке возникло в связи с действиями человека, например, давуди, акрамхуджаги, саиди, махмадрахими (название винограда) и т. д.

11. Анализ материала позволил определить, что у таджиков и немцев существуют различные поверья, отражающие их языковую картину мира и возникшие в связи со словом «цветок». например: «если дать человеку жёлтый цветок, то этот человек заболеет»; «Если ты подаришь своему возлюбленному жёлтый цветок, ты расстанешься с ним/ней»; «если понюхаешь цветок дурмана, сойдёшь с ума»; «Если невеста потеряет букет или забудет его где-нибудь, она потеряет и счастье»; «Если розу посадить возле дома, то её шипы защитят семью от дурного глаза и несчастий» и т. д. [3-М].

12. Большая группа слов, обозначающих садоводство, возникла из слов и терминов, относящихся к ранним периодам развития таджикского и немецкого языков, и до сих пор используется в той же форме и значении, например, *сарв* (кипарис), *нахлбанд* (садовник), *сиёғӯш* (подснежник) и др. (в таджикском); *die Palme* (пальма), *die Rote Latanpalme* (красная латановая пальма), *die Chinesische Hanfpalme* (китайская конопляная пальма), *die Zwergpalme* (карликовая пальма), *die Spindelpalme* (веретенообразная пальма), *die Nadelpalme* (игольчатая пальма), *die Honigpalmebaum* (медоносная

пальма), *die Felsenpalmebaum* (скальная пальма), *die Schraubenpalme* (винтообразная пальма), *die Bergpalme* (горная пальма), *die Zuckerrohrpalme* (сахарно-тростниковая пальма), *die Yatay palme* (пальма ятай), *die Dreieckspalmebaum* (треугольная пальма) и др. (в немецком).

13. Синонимичные слова, выражающие понятия садоводства, широко представлены в таджикском и немецком языках. Лексическая единица «гул» (цветок) в немецком языке используется в форме «*die Blume*», и её синонимами являются *Blumenstock*, *Pflanze*, *Topfblume*, *Topfpflanze*, *Zimmerblume*, *Zimmerpflanze*, *Bouquet*, *Bukett*, *Duft*, *Bierschaum*, *Schaum*. Эти синонимы также представлены в словарях в данной форме и значении.

Слова «бойчечак», «гули қаслоқшинак», «қарақош» используются для выражения понятия «гули сиёҳгӯи» (подснежник). Слово «қаслоқшиканак» имеет диалектный характер, а лексическая единица «қарақош» заимствована из тюркского языка [4-М].

14. В формировании слов, обозначающих садоводство, значительную роль играют антонимы, которые образуются двумя способами: совпадение по форме звучания разнозначных слов: *бөд* (разговорная форма глагола «приходите»), *бөд* (дерево ива); *ҷазелак* (устаревшие вещи), *ҷазелак* (диалектная форма названия хвойного дерева); *аштақ* (устаревшие вещи), *аштақ* (сушёный абрикос, сложенный в четыре слоя); *даравишак* (швейный инструмент); *даравишак* (сорт абрикоса); *косаи шароб* (сосуд для вина); *косаи шароб* (сорт абрикоса); *der Kiefer* - челюсть, *die Kiefer* - сосна, *der Strauss* - букет, *der Strauss* - страус, *der Stock* - палка, *der Stock* - этаж и др. [13-М].

15. Омонимы, обозначающие садоводство, широко представлены в лексике этой области и образуются различными способами. Наиболее часто встречается образование омонимов путём словообразования, например: *тирак* (тополь) и *тирак* (скалка), *аштақ* (сушёный абрикос, сложенный в четыре слоя), *аштақ* (ненужные вещи), *баргак* (абрикос без косточки), *баргак* (серъга), *паимак* (сорт персики с пушистой кожурой), *паимак* (вид халвы), *кордӣ* (сорт персики с удлиненной формой и твердой мякотью), *кордӣ* (свинка (болезнь)) и др. [14-М].

16. Большинство слов, обозначающих названия плодовых и неплодовых деревьев, являются многозначными. Примером может служить слово «баҳор» (весна), которое многозначно как в таджикском, так и в немецком языках. В немецком языке оно используется в форме «Frühling» и, подобно таджикскому, имеет несколько значений. Например: 1. значение времени года: *Im Frühling wird es überall grün und die Natur erwacht zu neuem Leben* (Весной всё зеленеет, и природа пробуждается к новой жизни); 2. значение лучшего периода жизни человека: *Der Frühling meines Lebens, ich verstehe nicht, wie er verging, ich weiß nur, dass ich in dieser Zeit meine Geliebte, die Liebste meines Herzens, gefunden habe* (Весна моей жизни, я не понимаю, как она прошла, я знаю только, что в это время я нашёл свою возлюбленную) и др. [6-М].

17. Анализ материала показал, что садоводство является не только любимым занятием таджикского и немецкого народов, но и считается добрым и богоугодным делом, и, в связи с этим, многие слова и термины упоминаются в священных книгах Авеста, Библия и Коран. Было установлено, что в великой книге «Авеста» упоминается святость плодовых деревьев и виноградных лоз. В священной книге «Коран» упоминается более 50 названий растений. В книге «Библия» также встречается выражение «оливковое масло», образованное от слова «олива» [8-М].

18. Было замечено, что в немецком языке слова, обозначающие названия деревьев, также имеют ярко выраженный национальный и культурный характер, и их распространение ограничено ареалом носителей языка. Например, семантическое поле слов, обозначающих виды елей *die Nordmannanne Fichte* (ель Нордмана), *die Blaufichte* (голубая ель), *die Pazifische Edeltanne* (тихоокеанская благородная ель), *die Serbische Fichte* (сербская ель), *die Coloradotanne* (колорадская ель), ограничено немецкоязычной культурой [9-М].

19. Анализ материала показал, что цвета играют важную роль в формировании слов и терминов, относящихся к садоводству. Свидетельством тому служит наличие слов и терминов *дараҳти сабз*, *дараҳти зард*; *садбарги сурх*, *садбарги гулобӣ*, *садбарги зард*, *садбарги сафед*; *гули зардак*, *гули сафедак* («зелёное дерево», «жёлтое дерево»; «красная роза», «розовая роза», «жёлтая роза», «белая роза»; «жёлтый цветок», «белый цветок») *свидетельствует об этом* [10-М].

20. Было установлено, что цветы, помимо своей декоративной функции, также имеют ярко выраженный национальный и культурный характер. Например, невесту украшают цветами. В Германии дарение фиолетовой розы (*violette Rose*) символизирует любовь с первого взгляда, жёлтые розы (*gelbe Rosen*) - дружбу, а белые розы (*weisse Rosen*) – невинность [11-М].

Лексико-семантический анализ слов, относящихся к садоводству, в таджикском и немецком языках с точки зрения лингвокультурологии (на примере плодовых, неплодовых деревьев и цветов) позволил нам доказать, что слова и термины этой области действительно составляют важный слой лексики таджикского и немецкого языков. Поэтому их изучение как целостной системы имеет как теоретическую, так и практическую значимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Результаты настоящего диссертационного исследования могут найти применение в различных областях лингвистических исследований и практики. Теоретические положения и эмпирические результаты вносят вклад в дальнейшее развитие сопоставительного языкознания, лингвокультурологии и лексикологии, могут быть использованы при

подготовке учебных курсов, учебных пособий и методических материалов в области лингвистики и переводоведения.

2. Результаты исследования имеют практическое значение для составления двуязычных таджикско-немецких словарей, особенно в разделах, посвящённых садоводческой терминологии и культурно-специфической лексике, связанной с садоводческими традициями и практиками.

3. Учитывая возрастающее значение междисциплинарных подходов в языковом образовании, целесообразно расширить разработку учебных материалов по лингвокультурологии и ввести лингвокультурологию как самостоятельную учебную дисциплину в высших учебных заведениях Республики Таджикистан.

4. Теоретические выводы и практические материалы диссертации могут быть использованы в преподавании лингвистики, лингвокультурологии, лексикографии и смежных дисциплин, в том числе на специальных семинарах, учебных курсах и в рамках учебных программ на филологических и профильных факультетах вузов.

5. Учёным и специалистам в данной области рекомендуется также использовать научные результаты данного исследования в своих дальнейших изысканиях, что может способствовать уточнению теоретических принципов и решению малоизученных вопросов в сопоставительном изучении таджикского и немецкого языков и в лингвокультурологическом анализе в целом.

I. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

A) Научно-методическое материалы:

1. Абдуллоева, Г.З. Калимаҳои сермаъно дар лаҳҷаи Қаратоғ [Матн] // Паёми Донишкадаи забонҳо. – Душанбе, 2012. – №2 (6) – С. 15-19.
2. Абдуллоева, Г.З. Лексикаи лаҳҷаи Қаратоғ [Матн] / Г. Абдуллоева. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 190 с.
3. Абдуллоева, Г.З. Таҳлили лингвистии матн [Матн] – Душанбе: Эр- граф. – 2023 – 136 с.
4. Абдуллоева, Г.З. Ҷанбаҳои этнолингвистии истилоҳоти соҳаи боғдорӣ дар лаҳҷаҳои водии Ҳисор [Матн] / Г.З. Абдуллоева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – №4. – С. 32-37.
5. Андреев, М.С. Таджики долины Хуф (Верховы Амударъи) [Текст] Вып. 1 // Труды АН Тадж ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. Т.7. / М.С. Андреев. – Сталинабад: Академии наук Таджикской ССР, 1953. – 251 с.
6. Ахмедова, Г.У. Культурных ценностей немецкого народа в пословицах и поговорках (на материалае немецких пословиц и поговорок [Текст] / Г.У. Ахмедова //Вестник национального университета. – №4/3(203). Душанбе: Сино. 2016. – С. 121-126 .

7. Воробьёв, В.В. Общее в лингвострановедении и лингвокультурологии [Текст] / В.В. Воробьёв // Слово и текст в диалоге культур. Юбилейный сборник. – М., 2000. – 332 с.
8. Гулова, М.Н. Вожаҳои алоқаманд бо дарахтони дарахтони мевадор дар лаҳҷаҳои ноҳияи Айнӣ” [МАтн] / М. Н. Гулова // Ахбори АМИТ(маҷаллаи илмӣ, шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ) – Душанбе, 2019. – № 4(261) – С. 229-231.
9. Гулова, М.Н. Калимаҳои ифодакунандаи номи дарахтони мевадор дар лаҳҷаҳои ноҳияи Айнӣ: дисс.. номзади илмҳои филологӣ [Матн] / М.Н. Гулова. – Душанбе, 2023. – 280 с.
10. Захидов, А.О терминологии садоводство и винограводство у таджиков Самарканда [Матн] / А. Захидов// Труды САМГУ, Вып 246. – Самарканда, 1973. –С. 199- 203
11. Лузинаи, З. Таҳлили лексикаи урғу одат ва ҷашну маросим дар забонҳои гуногунсоҳтор: ҷанбаҳои назариявӣ ва лингвофарҳангӣ: дисс... номзади илмҳои филологӣ [Матн] / Зафардуҳт Лузина. – Душанбе, 2022. – 205 с.
12. Лузинаи, З. Таҳлили лексикаи урғу одат ва ҷашну маросим дар забонҳои гуногунсоҳтор: ҷанбаҳои назариявӣ ва лингвофарҳангӣ: автореф... номзади илмҳои филологӣ [Матн] / Зафардуҳт Лузина. – Душанбе, 2022. – 28 с.
13. Маджидова, Н.Х. Лингвокультурологический аспект обучению русскому языку в условиях формирования таджикско-русского билингвизма: дисс... канд. филол. Наук [Текст] / Н.Х. Маджидова. – Душанбе, 2011. – 179 с.
14. Нагзабекова, М. Сопостовительный анализ способов передачи таджикских реалий в русских переводах [Текст] / М.Б.Нагзабекова// Вестник Московского государственного лингвистического университета. – №1. М., 2019. – С. 98-102.
15. Оранский, И.М. Есть ли этимологическая связь между русс, берёза и тадж бурст “арча” [Текст] / И.М. Оранский // Этимология 1975. – Ежегодник Института русского языка. –Москва: Наука 1977. – С. 138-140.
16. Раҳмон, Э. Забони миллат – ҳастии миллат. Китоби дуюм [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. – 432 с.
17. Раҳмон, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ [Матн]. Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 124 с. 14
18. Раҳмон, Э. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Китоби сеюм. Аз Ориён то Сомониён [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 228 с.
19. Самиев, З. Степень иученности терминов и терминологии в таджикском и немецком языках [Текст] / З. Самиев// Вестник Национального университета. – Душанбе, 2016. – №4/2(199). – С.131-135.
20. Сангинова, Р. Лексикаи лаҳҷаи Конибодом [Текст] / Р. Сангинова. – Душанбе: Файзи Борон, 2021. – 213 с.
21. Турсунов, Ф.М. Сопоставительное исследование без эквивалентной лексики в лингвокультурном и переводческом аспектах (на материале

- английского и таджикского языков): дисс... док. филол. Наук [Текст] / Ф.М. Турсунов. – Душанбе, 2016. – 358 с.
- 22.Хоркашов, С.Р., Юсупова С. Истилоҳоти марбут ба дараҳтони мевадор дар шеваи ҷанубӣ ва ҷанубу шарқии забони тоҷикӣ [Матн] / С.Р. Хоркашов, С. Юсупова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2015. – №2/67. – С. 57-60.
- 23.Шарифов, Д.М. Реалияҳои этнографӣ дар таснифоти умунии реалияҳои забон [Матн] / Д.М. Шарифов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019. – №5. – С. 110-115.

Б) Словари-источники:

- 24.Абдуқодири, Бедил. Осор. Ҷ. 3 [Матн] / Бедил Абдуқодир. – Душанбе: Адиб, 1991. – 429 с.
- 25.Саъдии, Шерозӣ. Саду як ғазал / Шерозӣ Саъдӣ [Матн]. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 110 с.
- 26.Сироҷиддин Алихони Орзу. Чароғи ҳидоят [Матн] / Орзу Алихони Сироҷидди. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 238 с.
- 27.Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ.1 [Матн] – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – 951 с.
28. Alexander, Demant. Der Ursprung des Weihnachtsfestes [Text] / Demandt Alexander. – Köln / Weimar / Wien: Sieben Siegel. Essays zur Kulturgeschichte. Böhlau, 2005. – S. 1-18.
29. Gräfe, Iris Barbara. Zur Volkskunde der Russlanddeutschen in Argentinien Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde an der Universität Wien Band 4: [Text] / Iris Barbara Gräfe // Schendi, 1971. - 146 s.
30. KLUGE Etymologische Wörterbuch der Deutschen Sprache [Text]. –Auflage, /De Grüter, 2012.–1021 s.
31. Lutz, Rezhak, Chairullo Saifulloew. Wörterbuch Deutsch-Tadschikisch [Text] / Rezhak Lutz, Saifulloew Chairullo. – Dushanbe_2012, – 645 s.
32. Marius, Reiser. Wie wahr die Weihnachtsgeschichte? [Text] / Reiser Marius // Erbe und Auftrag, Benediktinische Dreimonatsschrift. Jahrgang 79, herausgegeben von der Erzabtei. –Beuron: Beuroner Kunstverlag, – 2003. – S. 451-463.
33. Schischkina, Е.М. - Fischer. Deutsche Hochzeit [Text] / Е.М. – Fischer, Schischkina. –Москва: Международный союз немецкой культуры, 2008. –320 s.
34. Segalen, Martine. Zur Entwicklung ländlicher Hochzeitsbräuche in Frankreich [Text] // Hessische Blätter für Volks-und Kulturforschung Band 13/ Martine, – Gießen: Segalen Sozialkultur der Familie., 1982. – S. 17-29.
35. Seib, E. Der Wolgadeutsche im Spiegel seines Brauchtums [Text] / E, Seib // Heimatbuch der Deutsche aus Russland 1967/1968. – Stuttgart, 1968. – S.
36. Stanislaus, Basiorek, Quellen zur Volkskunde des Ostdeutschstums [Text] Basiorek Stanislaus // Deutsche Monatshefte, Jahr 1939/40; 6 (16.) Jahrgang. – Dülmen,1939. – S. 115-120.

37. Stökl, Ernst. Das Volkslied [Text] / Ernst, Stökl //Musikgeschichte der Russlanddeutschen/Die Musik der Deutschen im Osten Mitteleuropas. Band 5. – Dülmen: Lauman-Verlag, 1993. – S. 153-170.
38. Töpfer, J. Verlobungs und Hochzeitssitten der Wolgadeutschen [Text] / J, Töpfer // Ostdeutsche Monatshefte. Heft 12. – Dülmen, 1925. – S. 1195-1203
39. Wahring, G. Deutsches Wörterbuch mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre [Text]. – München: Mosaik, 1991. – 1493 s.
40. Weber-Kellermenn I, Die deutsche Familie. Frankfurt [Text] / I, Weber-Kellermenn. – Moskva, 1975. – 150 s.
41. Worresch, Anton. Hochzeitsgebräuche aus Ober-Fröschnau [Text] / Anton, Worresch // Quellen und Forschungen zur deutschen Volkskunde. Hrsg. von E.K. Bluemml. – Band V1. – Wien: Verlag Dr. Rud. Ludwig, 1908. – S. 93-98.

П. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

- А). Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан:**
- [1-А]. Қаюмова, С. Таҳлили муқоисавии номи дарахтони мевадор дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С. Қаюмова // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих. – Душанбе, 2021. – № 4 (44). – С. 56-65.
- [2-А]. Абдуллоева, Г.З. Таҳлили лингвофарҳангии калимаву истилоҳоти ифодакунандай номгӯйи дарахтони бемева дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С.Ч. Қаюмова // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих. – Душанбе, 2022. – № 3 (47). – С. 33- 40.
- [3-А]. Қаюмова, С.Ч. Андешае чанд перомуни номгузории гулҳо дар забони тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С. Қаюмова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – № 5 – С. 89-97.
- [4-А]. Абдуллоева, Г.З. Таҳлили лингвофарҳангии синонимҳои ифодакунандай соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С. Қаюмова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – № 10 – С. 69-77.
- [5-А]. Абдуллоева, Г.З. Назаре ба калимаву истилоҳоти маросими Вайнахтен (тавлиди Исои Масоҳ) [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С. Қаюмова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – № 2. – С. 36-44.
- [6-А]. Абдуллоева, Г.З. Ҷанбаҳои лингвокултурологии калимаи сермаънои соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Г.З. Абдуллоева, С. Қаюмова // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ, таърих – Душанбе, 2024. – № 4.(56). – С. 10-19.

Б) Статьи, опубликованные в других изданиях:

- [7-А]. Қаюмова, С.Ч. Таҳлили лингвофарҳангии растаниҳои ороишӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С.Ч. Қаюмова // Маводди конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои

мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар мактабҳои олий» Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (11.03.2023). – Душанбе, 2023. – С. 94-97.

[8-А]. Қаюмова, С.Ҷ. Сайри таърихии калимаи ”боғ” дар забонҳои тоҷикӣ ва немисӣ [Матн] / С.Ҷ. Қаюмова // Маводди конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи ««Забони миллат - бақои миллат». Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (6.10.2023). – Душанбе, 2023. – С. 115-120.

[9-А]. Қаюмова, С.Ҷ. Таҳлили лингвофарҳангии истилоҳоти “ дарахт” дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] С.Ҷ. Қаюмова // Маводди конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои тарҷума ва тарҷумашиносии тоҷик: вазъият ва дурнамо» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (28.11. 2023). – Душанбе, 2023. – С. 181-189.

[10-А]. Қаюмова, С.Ҷ. Ҷанбаҳои лингвокултуролроргии вожагони ифодакунандаи ном ва ранги гулҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / Қаюмова С.Ҷ // Маводди конференсияи байналмилалии илмӣ - амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами забоншиносии муқоисавии забонҳои аврупой ва омӯзиши он дар шароити муосир» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (25. 01 2024). – Душанбе, 2024. – С. 247-252.

[11-А]. Қаюмова, С.Ҷ. Ҳусусиятҳои забоншиносии фарҳангии растаниҳои ороиҷӣ ва гулҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] / С.Ҷ. Қаюмова // Маводди конференсияи илмӣ амалии ҷумҳуриявии таҳти унвони «Забони тоҷикӣ дар арсаи паёмадҳои нав» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (5. 10. 2024).– Душанбе, 2024. – С. 280-286 с.

[12-А]. Қаюмова, С.Ҷ. Назаре ба омӯзиши масъалаҳои лингвокултурология (забоншиносии фарҳангӣ) // Маводди конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ ва усулҳои таълими забонҳои хориҷӣ дар замони муосир». Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (24.-10. 2024).– Душанбе, 2024. – С. 205-208.

[13-А]. Қаюмова, С.Ҷ. Мавқеи антонимҳо дар лексикаи соҳаи боғдорӣ // Маводди конференсияи байналмилалии «Масъалаҳои мубрами тарҷумашиносӣ назария ва методҳои таҳқиқи «тарҷуманопазирӣ». Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистони ба номи Сотим Улуғзода (24.12. 2024). – Душанбе, 2024. – С. 10-14 с.

[14-А]. Қаюмова, С.Ҷ. Мавқеи калимаҳои омонимии соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ [Матн] /С.Ҷ. Қаюмова // Маводди конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Аҳамияти омӯзиши забонҳои романӣ – германӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ ва вазъи омӯзиши онҳо дар Тоҷикистон» Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистони ба номи Сотим Улуғзода (24.02. 2025) – Душанбе, 2025. – С. 257-262 с.

АННОТАЦИЯ

ба автореферати диссертатсияи Қаюмова Сафармо Ҷумъахоновна дар мавзуи “Таҳлили луғавӣ-маъноии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ (дар мисоли дараҳтони мевадор, бемева ва гулҳо)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ пешниҳод шудааст.

Калидвоҷсаҳо: калима, истилоҳот, соҳаи боғдорӣ, дараҳтони мевадор, дараҳтони бемева, номгӯй, номгӯйи гулҳо, забоншиносӣ, забоншиносии муқоисавӣ, забоншиносии фарҳангӣ, тасвири забонии ҷаҳон, забони олмонӣ, забони тоҷикӣ, таҳлил, таҳқиқот.

Дар диссертатсияи мазкур таҳлили луғавӣ-маъноии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ (дар мисоли дараҳтони мевадор, бемева ва гулҳо) мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор мегирад. дар он зоҳир мегардад, ки дар диссертатсия аввалин маротиба ҷанбаҳои лингвофарҳангии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ мавриди таҳқиқи монографии илмӣ қарор гирифтанд.

Зарурати интихоби мавзуи мазкуро таваҷӯҳи пайвастаи муаллифи рисола нисбат ба муқоисаи вожаю истилоҳоти соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ, кам омӯҳта шудани онҳо дар забонҳои муқосашаванда аз лиҳози лигвофарҳангӣ ва маҳсусан вожашиносии мусоир ба миён овард.

Мақсади таҳқиқотро таҳлили луғавӣ-маъноии вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ аз нигоҳи забоншиносии фарҳангӣ таҳқил медиҳад.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ **метод ва усуљҳои** таҳлили ҷузъӣ ва табдилдиҳӣ, мушоҳида, таҷриба, методи шарҳи луғавӣ, забоншиносии фарҳангӣ ва муқоисавӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Дар диссертатсия мавод аз асарҳои илӣ, фарҳанҳои тафсирӣ, тарҷумавӣ, этиологӣ, асарҳои бадеӣ ва маҷаллаҳои илмӣ мавриди истифода қарор дода шудааст.

Навғониҳои илмии таҳқиқот аз он иборат аст, то кунин дар бобати вожагони соҳаи боғдорӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ дар муқоиса рисолаи илмӣ ба вучӯд наомадааст. Дар диссертатсия фикру андешаҳои тоза оид ба ҷиҳатҳои забоншиносии фарҳангии қалимаву истилоҳоти соҳаи боғдорӣ баён шудаанд, ки то айни замон аз мадди назари муҳаққиқон дур мондаанд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқот метавонад дар таълими назарияи забон ва забоншиносии фарҳангӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ мавриди истифода қарор гиранд.

АННОТАЦИЯ

на автоерферат диссертации Каюмовой Сафармо Джумахоновны на тему: «Лексико-семантический анализ терминов садоводства в таджикском и немецком языках в лингвокультурологическом аспекте (на примере плодовых, неплодовых деревьев и цветов)», представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.20. – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Ключевые слова: слово, термин, садоводство, плодовые деревья, неплодовые деревья, названия, названия цветов, языкознание, сопоставительное языкознание, лингвокультурология, языковая картина мира, немецкий язык, таджикский язык, анализ, исследование.

В диссертации представлено лексико-семантическое исследование садоводческой терминологии в таджикском и немецком языках, проведённое через призму лингвокультурологического анализа. В центре исследования находится лексика, связанная с плодовыми, неплодовыми деревьями и цветами. Впервые в рамках диссертационного исследования рассматриваются лингвокультурные аспекты терминов садоводства в этих двух типологически и культурно различных языках.

Актуальность выбранной темы определяется устойчивым научным интересом автора к сопоставительному анализу садоводческой лексики в таджикском и немецком языках, а также ограниченностью предшествующих исследований данной тематики в лингвокультурологическом аспекте.

Основная цель исследования – провести лексико-семантический анализ терминологии садоводства в таджикском и немецком языках с акцентом на её лингвокультурные особенности и функции.

В ходе исследования использовался комплекс лингвистических **методов**, включая компонентный и трансформационный анализ, наблюдение, лингвистический эксперимент, лексическую интерпретацию, сопоставительный и лингвокультурологический подходы. Эмпирический материал состоит из данных, почерпнутых из научных публикаций, толковых, двуязычных и этимологических словарей, произведений художественной литературы, а также научной периодики.

Научная новизна диссертации заключается в том, что до настоящего времени ни одно специализированное исследование не было посвящено сопоставительному лингвокультурологическому анализу садоводческой терминологии в таджикском и немецком языках. В исследовании представлены оригинальные идеи и взгляды на культурно закреплённые лексические единицы и семантические структуры, которые ранее оставались вне поля зрения учёных.

Практическая значимость выражается в применимости результатов исследования в преподавании теоретической лингвистики, лексикологии и лингвокультурологии в высших учебных заведениях.

ABSTRACT

of the dissertation work by Kayumova Safarmo Jumakhonovna on the topic “Lexical-semantic analysis of horticultural terms in Tajik and German languages from the point of view of cultural linguistics” (on the example of fruit-bearing, fruit-free trees and flowers) “submitted for the degree of candidate of philological sciences – in the specialty 10.02.20. – Comparative, historical, typological and comparative linguistics.

Keywords: *word, terminology, horticultural, fruit-bearing, fruit-free trees, nomenclature, nomenclature of flowers, linguistics, comparative linguistics, cultural linguistics, linguistic description of the world, German language, Tajik language, analysis, research, etc.*

In this dissertation, the lexical-semantic analysis of horticultural terms in Tajik and German languages from the point of view of cultural linguistics (on the example of fruit-bearing, fruit-free trees and flowers) is investigated and discussed. It appears that in the dissertation, for the first time, the linguistic and cultural aspects of horticultural vocabulary in Tajik and German were the subject of a scientific monographic study.

The need to choose this topic was caused by the author's constant attention to the comparison of words and terms in the field of horticulture in Tajik and German, their lack of study in the languages being compared from the point of view of linguistic and cultural studies, and especially modern lexicography. The purpose of the study is to analyze the lexical and semantic meaning of horticultural vocabulary in Tajik and German from the point of view of cultural linguistics.

In the research of the dissertation work, the methods and techniques of partial and transformational analysis, observation, experiment, the method of lexical interpretation, cultural and comparative linguistics were used. The dissertation uses materials from ancient works, explanatory, translational, etymological sources, works of art, and scientific journals.

The scientific novelty of the research is that no scientific dissertation has been published on the comparative study of horticultural vocabulary in Tajik and German. The dissertation presents new ideas and thoughts on the cultural linguistic aspects of horticultural vocabulary, which have so far remained out of the reach of researchers.

The practical significance of the research is that the results of the research can be used in teaching language theory and cultural linguistics in higher education institutions.